

АДРАС / АДРАСБОФИ. Адрес матои дастибофи тораш абрешиму пудаш аз ресмони пахтагин. Алобуло ва баъзан якранг мешавад. Асосан, адрес матои мунаққаш аст, ки онро подшоҳӣ мегӯянд. Адресро аз абрешими дуруштранг ме-бофтанд. Пуди адрес аз 3 ресмони борики сафед ё рангин иборат буд. Андозаи бари адрес се хел аст: *одмиёна* – 40 см, *сербар* – 70 см, *камбар*, *якбара* – 26 см. Адрес дар ноҳияҳои алоҳида фақат бо нақшу нигор фарқ дошт, вале усули бофтани он як хел буд.

Аз адрес курта, чомаҳои мардона ва занона, кӯрпаю кӯрпачаҳо медӯзанд.

АДРАС / АДРАСБОФИ. Адрес ткань, сотканная вручную, состоит из шелковых и хлопковых нитей. По цвету пестрая или иногда одноцветная.

Преимущественно адрес очень красочно оформленная ткань, ее называют царской. Эта ткань использует твердые сорта шелковых нитей. При ткачестве одновременно ткут тремя нитями. Ширина готовой ткани бывает трех видов: *одмиёна* – 40 см, *сербар* – 70 см, *камбар* или *якбара* – 26 см. Адрес везде ткется одинаково, различие сотканых тканей в различных местностях Таджикистана отличается только по узору. Из ткани адрес изготавливаются платья женские, мужские и женские джома (см. *чома*), курпа и крупачи (см. *курпа*; *курпача*).

ADRAS / ADRASBOFI is a handy-woven cloth that consists of silk and cotton threads. It is many-colored, and sometimes it is one-colored. Predominately, *adras* is the cloth decorated very colorfully and it is called ‘royal’. This cloth requires solid sorts of silk threads. It is woven with three threads concurrently. The width of ready cloth has three kinds: *odmiyona* – 40 sm., *serbar* – 70 sm., and *kambar* or *yakbara* – 26 sm. *Adras* is woven equally everywhere, the woven cloths are only remarkable for ornament in different places of Tajikistan. Women’s dresses, women’s and men’s *joma*, *kurpa*, and *kurpacha* are made from *adras*.

АЛОЧА / АЛОЧАБОФИ – матои ресмонӣ ва нимабрешими. Анвои алоча бо унвони *зебак*, *фарангӣ*, *абрешишими* маълуманд. Алочай тору пудаш аз ресмони *чойдорӣ* – *зебак*, аз ресмони европой бошад – *фарангӣ* ва аз абрешиму ресмон – *абрешишими* номида мешуд. Инчунин, навъҳои *сурхалоча*, *сиёҳалоча* маълуманд. Алоча матоест раҳдори рангоранг, дорои нақшу нигори мураккаб ва реза мебошад. Нақши алоча аз раҳҳои ҳаррангаи кабуд, сабз, сиёҳ, сурх, зард таркиб меёбад. Нақшҳо *миттӣ*, *мушику заъфар*, *байрак* ном доранд. Аз алоча чомаҳои занонаю мардона медӯзанд.

А. дар маконҳои гуногун ба таври хархела номгузори мешавад, масалан, дар Кулоб – *алочаи жандагии кӯлобӣ* (Кулоб), дар Нураго – *алочаи ресмони нуратоӣ* ва гайра.

Алочабоф – он, ки алочабофӣ пешай ўст.

Алочабофӣ – касб ва ҷои алочабоф.

АЛОЧА / АЛОЧАБОФИ – полушелковая и полухлопковая ткань. Разновидности алоча известны под названиями *зебак*, *фарангӣ*, *абрешишими*. А. из местной хлопковой нити называется – *зебак*, из европейских нитей – *фарангӣ* и из шелковых и хлопковых нитей – *абрешишими*. Также известны разновидности *сурхалоча*, *сиёҳалоча*. А. это разноцветная полосатая ткань, имеет сложные и кусковые узоры. Узоры алочи бывают синими, голубыми, зелеными, черными, красными, желтыми. Узоры имеют собственные названия, такие как *миттӣ*, *мушику заъфар*, *байрак*. Из А. шьют женские и мужские чапаны – чома.

А. в различных местностях называется по-разному, и это название добавляется к слову *алоча*, например, *алочаи жандагии кӯлобӣ* (Кулоб), *алочаи ресмони нуратоӣ* (Нурато) и т.д.

Алочабоф – это человек, занимающийся ремеслом изготовления алоча.

Алочабофи – это ремесло, профессия.

ALOCHA / ALOCHABOFI is a semi-silk and semi-cotton cloth. The varieties of *alocha* are known under the following

names: *zebak*, *farangi*, and *abreshimi*. *Alocha* made from local cotton threads is called *zebak*; from European threads – *farangi*; and from silk and cotton threads – *abreshimi*. Such varieties as *surkhalocha* and *siyohalocha* are known too. *Alocha* is a many-colored striped cloth that has complicated and lump ornaments. The ornaments of *alocha* are light-blue, blue, green, black, red, and yellow. Ornaments have their own names: *mitti*, *mushku za'far*, and *bairak*. Women's and men's *chapans* – *jomas* – are sewn from *alocha*.

In certain places, *alocha* is called differently and a name is added onto the word *alocha*, for example: *alochai zhandaqii kulobi* (Kulob), *alochai resmoni nurato* (Nurato) etc.

Alochabof is a person, who is engaged in the craft producing *alocha*.

Alochabofi is a craft, profession.

АНГУШТАРИН / АНГУШТАРИНСОЗӢ / ЧАЛАСОЗӢ. Ангуштарин яке аз он намудҳои чавоҳирот аст, ки ҳам зану ҳам мард истифода мебарад. Ҳунари ангуштаринсозӣ / чаласозӣ қисми ҳунари заргарӣ буда, таърихи рушди бисёрасра дорад. Барои занҳо истифодай ангуштарин ҳатмӣ маҳсуб мешуд, чунки «бидуни ангуштарин дasti зан но-маҳрам аст» ва барои омода намудани физо имконпазир нест.

Хусусан, истифодай ангуштарини *раҷабӣ* ҳатмӣ маҳсуб меёфт. Онро заргар дар моҳи Раҷаб аз нуқраи тоза бидуни ягон санг / ҷашмак месоҳт. Бойҳо чунин ангуштаринро аз тилло низ месозонданд. Ангуштарини раҷабиро бештар одамони қуҳансол истифода мебурданд, зоро ки ин ягона чавоҳироте буд, ки гирифтани он аз дasti шахси фавтида зарур набуд.

Ангуштаринҳои занонаи гуногуншакл бо истифодай ҷашмак / сангак ва бе истифодай онро якҷоя бо дастмона бо занчирак пайваста низ истифода мебаранд.

АНГУШТАРИН / АНГУШТАРИНСОЗӢ / ЧАЛАСОЗӢ – перстень, был одним из немногих ювелирных изделий, которые носили и мужчины. Ремесло ангуштаринсозӣ / ча-

ласози имеет многовековую историю развития. Для женщин носить ангуштарин было обязательным, так как без кольца ее рука считалась ритуально нечистой и она не могла заниматься приготовлением пищи. Обязательным считалось носить кольцо *раджаби* без вставки (то есть без глазка, без камня), изготовленный мастером в месяц Раджаб из серебра (лишь люди богатые позволяли себе из золота). Такие кольца чаще носили пожилые люди, ибо такой перстень был единственным, который согласно обычаям разрешалось не снимать с пальцев покойного. Женские кольца различной формы с применением вставки и без камней можно было сочетать с браслетом, соединяя их с помощью цепочки или нескольких цепочек.

ANGUSHTARIN / ANGUSHTARINOZI / CHALASOZI is a finger ring. It was one of few jewelry that were also worn by men. The craft *angushtarinozi* / *chalasozi* has a many centuries old developing history. To wear *angushtarin* was obligatory for woman because without finger rings her hand was considered as a ritual devil and she could not be engaged in food cooking. To wear the finger ring *rajabi* without an insert (i.e. without an eyelet, without a stone), produced by master in Rajab month from silver (only rich men could afford to wear it made from gold), was considered as obligatory. Such rings were worn by old men because such finger ring was only one that, according to custom, was permitted not to be taken off the fingers of dead. Women's rings of different forms both with an insert and without stones could be combined with bracelet, linking them with chains.

АНДОВА – хунари қадимаи точикон, технологияи тайёр кардани лойи маҳсус барои рупӯши девор ва боми биноҳо. Тарзи омодасозии лой чунин аст: аз хоку об лой тайер карда онро хеле бо пой омехта мекунанд, баъд ба он хас ё қах хамроҳ мекунанд. Сум зании лойи андова захмати бисерро талаб мекунад. Зарур аст, ки лой яхела шавад. Баъд ин лойро каме ором нигоҳ медоранд, масалан, ним рӯз. Танҳо баъди он лой барои андовакуни тайёр аст.

АНДОВА – вид ремесла, уходящего корнями в глубокую древность, технология приготовления глины и покрытие готовой кирпичной стены, крыши этой глиной. Способ приготовления: изготавливается из глины, в которую наливают воду и доводят до определенной консистенции, затем добавляют солому. Этую глину смешивают ногами и долго. Обязательно, чтобы глина получилась однородной. Потом эта глина отстаивается немного, например, пол дня. И только затем она готова к использованию.

ANDOVA is a kind of the craft originated in a deep antiquity, the technology of producing clay and covering a ready brick wall, roof with clay. The way of producing: it is made from clay, in which water is poured, and it is brought to a certain consistency, then straw is added. This clay is mixed by feet for a long time. It is obligatory for clay to become homogenous. Then, this clay is settled a little, for example, for half day. And only after that, it is ready to be used.

АСКИЯ / АСКИЯГҮЙ. Номи яке аз шаклҳои осори шифоҳии тоҷик аст, ки мutoиба ва ҳазлпардозиҳои миёни чанд нафар ё чанд гурӯҳро дар бар мегирад. Аскиягүй маъмулан дар вақти истироҳат аз кор, дар маҳфилҳо, нишастҳои дӯстонаи «оши ҳарифона», чашиҳои арӯсӣ ва дигар айёми иду ҷашн, дар ҷойхонаҳо, истироҳатгоҳҳо ва ғ. ба манзури саргармӣ, мусобиқаҳои дӯстона ва истироҳат баргузор мегардид. Муҳимтарин хусусияти аския ҷавоби бетаъхир ва мулзамкунанда, зеҳни тезу гиро, маҳорати гуфта ни сухани маҷозӣ ва авҷи ҳандаи гурӯҳҳои аскиягӯ мебошад. Агар гурӯҳи аскиягӯ дар гуфтани посух лаҳзае таъхир кунад, мағлуб шумурда мешавад. Аз ин ҷиҳат аския бо унсурҳои бадеха, байтбарак ва латифа наздик ва монанд аст.

Аския дар фарҳангӣ суннатии тоҷикон таърихи кӯҳан дошта ва дар минтақаҳои гуногун бо номҳои гуногун ривоҷ ёфтааст. Аз ҷумла, дар Панҷакент, Самарқанд ва Бухоро *аския ё қофия*, дар водии Ҳисор ва минтақаи Кӯлоб *аксар ё қофия*, дар водиҳои Раҷистон Дарвоз *лақича*, дар минтақаи Бадахшон

назир машхур аст. Асия дорои ду шакл мебошад: *аскияи муҳтасар* – мураккаб аз як ё ду муколамаи мутобоамез (2-3 дақиқа) ва *аскияи мӯкаммал* – мураккаб аз силсилаи муколамаҳои ҳазломез перомуни мавзӯи хос (5-20 дақиқа).

Аз машҳуртарин *аскиягӯён / қофиязанони* тоҷик дар фарҳанги шифоҳии даҳсолаҳои гузашта Муллоёри Ванҷӣ (Ванҷ), Саидалий Вализода (Кӯлоб), Мелибои Киштӯдӣ ва Ҷумъаи Анта (Панҷакент), Нагзибек (Бадаҳшон) Қодирчӯғӣ (Ёвон) ва дигарон шинохта шудаанд.

АСКИЯ / АСКИЯГУИ. Представляет одну из форм таджикского устного творчества, которую составляют шутливые диалоги между несколькими лицами или группами. Исполнение асия – *аскиягуи* обычно проходит в часы досуга, на кружках и дружеских вечерах – оши харифона, на свадебных и других торжествах, праздниках, в чайханах, на пикниках и т.д. с целью развлечения, дружеских соревнований и отдыха. Главная особенность жанра *аския* заключается в последовании незамедлительного и смущающего ответа, в проявлении остроумия, таланте метафорического оформления высказываний и выражений, а также – в способствовании громкому смеху. Замедленный ответ в данной традиции считается поражением участника / группы участников, что также свойственно таким жанрам, как бадеха, байтбарак и латифа.

В таджикской традиционной культуре асия имеет древние исторические корни. Данная устная форма творчества сохранилась в различных регионах подическими названиями. В частности, в Пенджикенте, Самарканде, Бухаре бытуют варианты *аския* или *кофия* [qāfiya], в Гиссарской долине и Кулябском регионе – варианты *аксар* [aksar] или *кофия*, в Раштской долине и Дарвозе – варианты *лакича* [laqicha], на Бадахшане – вариант *назир*. Различают две формы асия: краткую – *аскияи муҳтасар* [askiyai mukhtasar], которая состоит из одного или двух шуточных диалогов (продолжается 2-3 минуты) и полную – *аскияи мӯкаммал* [askiyai mukammal], которая представляет цикл шу-

точных диалогов на определенную тему (продолжается 5-20 минут).

К известным исполнителям таджикского жанра асия – *аскиягуй / кофиязан* [askiyaguy / qāfiyazan] последних десятилетий относятся Муллоёри Ванчи (Ванчский район), Saidали Вализода (Кулябский регион), Мелибои Киштуди и Джумай Анта (Пенджикент), Нагзебек (Бадахшан) Кодирджуги (Яванский район).

ASKIYA / ASKIYAGUI is one of the forms of Tajik folklore, which consists of fan dialogues between several persons or groups. The performance of *askiya – askiyagui* – is usually conducted at the leisure time, friendly parties – *oshi kharifona*, weddings, teahouses, picnics etc. for the purpose of amusing, competing, and relaxing. The main specialty of the genre *askiya* is concluded in an immediately following embarrassing reply, wit, talent of metaphorical building statements and expressions as well as contribution to a loud laugh. In the tradition, a slow reply is considered as the loss of participator / group participants, what is typical to such genres as *badeha*, *baytbarak*, and *latifa*.

In a Tajik traditional culture, *askiya* has ancient historical roots. This oral form of creativity has been preserved in different regions under several names. Particularly, in Penjikent, Samarqand, and Bukhara, there are the versions *askiya* or *qafiya*, in Rasht valley and Darvoz – the version *laqicha*, and in Badakhshan - the version *nazir*. Two forms of *askiya* are differentiated: short – *askiyai mukhtasar* that consists of one or two comic dialogues (continued for 2 – 3 minutes) and full – *askiyai mukammal* that represents the cycle of comic dialogues on a certain theme (continued for 5 – 20 minutes).

Mulloyori Vanji (Vanj district), Saidali Valizoda (Kulob district), Meliboi Kishtudi and Jumai Anta (Penjikent), Naghzibek (Badakhshan), and Kodir-jugi (Yavan district) are well-known performers of Tajik genre *askiya – askiyagui / qofiyazan*.

АТЛАС / АТЛАСБОФЙ, навъе аз матои абрешимӣ ва нимабрешимист. Аз атласи абрешимӣ асосан либоси занона, аз атласи нимабрешимӣ бошад, кӯрпаю кӯрпача ва ғайра медӯзанд. Дар гузашта атласи Ҳуҷанд, Самарқанд, Конибодом, Андичон хеле машҳур буд. Атласи олисифат ва хушрангро *хонатлас* меноманд, ки дар дастгоҳҳои маҳсус мебоғанд. Нусхаҳои анъанавиаш *шоҳсабз*, *барги қарам* ва *атласи сиёҳ* ном доштанд.

Ду навъи атласи анъанавӣ: *чорпопушалӣ* ва *ҳаштпопушалӣ* маъруф буд.

Корхонаҳои дар Душанбею Ҳуҷанд, Шаҳринаву Қўрғонтеппа воқеъгардидаи иттиҳодияи «Тоҷикатлас» зиёда аз 25 навъи атлас «*Баҳори Тоҷикистон*», товус, ҷавонӣ, тӯҳфа, тӯёна, муҳаббат, дилором ва ғайра истеҳсол мекунанд. Либоси атлас – либоси дӯсдоштатарини занону дуҳтарони тоҷик аст.

Мардуми тоҷик дар «Шоҳроҳи абрешим» (аз Чин то Ғарб) дар давоми ҳазорсолаҳо бо матоъҳои абрешимии худ маъруф буд. Намунаҳои абрешими суғдӣ то имрӯз дар осорхонаҳои Аврупо, Осиё ва Амрико ҳифз мешаванд. Матоъҳои нағису ҳайратовар ва нақшу ниғоршудаи тоҷик, дар бозорҳои мамолики Шарқу Ғарб хеле серҳаридор буданд.

Дар санъати ороиши матоъҳо давраҳои мураккаби таърихи бисёрасраи он, эҷодиёти ҳазорҳо устодони боистеъододи тоҷик инъикос ёфтаанд. Ҷофандашои тоҷик дар санъати тайёр намудани матоъҳои *абра* / *авра* ба дараҷаи олӣ расида буданд.

Дар Тоҷикистони таъриҳӣ (Бухоро, Самарқанд, Марғелон) ва имрӯза (Ҳуҷанд, Ҳисор, Конибодом, Қўрғонтеппа) дар нимаи дуввуми асри XIX, бештар аз 25 навъи матоъҳои назаррабою хушранг, аз ҷумла, *атлас*, *хонатлас*, *адрас*, рӯйҷойҳои абрешимӣ истеҳсол мешуданд. Тарзи тайёр ва истеҳсоли матоъҳои шоҳӣ, нимшоҳӣ, пахтагии тоҷик басо қуҳан аст ва пайдоиши ин тарзи истеҳсоли матоъҳо аз анъанаҳои боғандагии тоҷик сарчашма мегирад.

Истилоҳи матоъҳои *абра* / *авра* имрӯз асоссан байни тоҷикон – минтақаҳои асосии тоҷикнишини Бухоро, Са-

марқанд, Марғелон, Ҳуҷанд, Истаравшан, Исфара, Ҳисор, Душанбе, Шаҳринав, Регар, Курғонтеппа (Леваканд), умуман водии Ваҳш ва ғайра боқӣ мондааст.

Матоъҳои *абра / авра* – ин матоъҳои пурқимате, ки дар тайёр намудани сару либос ва рӯи анҷом истифода мегаштанд.

Аз лиҳози тарзи бофт матоъҳои абраро ба ду гурӯҳ тақсим мекунанд: матоъҳои бофти гарнитурӣ ва бофти атласӣ. Гурӯҳи матоъҳои бофти атласӣ – матоъҳои ҳамвори чилодор асосан матоъҳои абрешиимиро дар бар мегиранд: атласҳои *ҷоргула*, *хонатлас* – *ҳаштгула* ва ё *дувоздаҳгула*, матоъҳои нимабрешими *якруя*. Зебогӣ ва тобиши бофти атлас вобаста ба шумораи гулаи бофт аст, ки шумораи онҳо сифати матоъҳои атласро беҳтар менамоянд. Вобаста бо теъдоду зичии гула атласҳо ба чунин навъҳо табақабандӣ мешаванд: ба *ҷоргулаи oddӣ*, *ҳаштгула* ва *дувоздаҳгула*.

АТЛАС / АТЛАСБОФИ, один из видов шелковой и полушелковой ткани. Из шелкового атласа изготавливаются, главным образом, женские платья, а из полушелкового курпа и курпачи и другие предметы быта. В прошлом очень славились атласы Худжанда, Самарканда, Конибодома, Андижона.

Атлас высокого качества и красочного вида назывался *хонатлас*. Его изготавливали на специальных ткацких инструментах. Традиционными его видами являлись атласы под названиями *шоҳсабз*, *барги қарам* и *атласи сиёҳ*.

Наиболее славились два вида ткачества атласа – *ҷорпонушалий* и *ҳаштпопушалий*.

С прошлого века учреждения сети Тоҷикатлас в Душанбе, Худжанде, Шаҳринаве, Кургатеппе выпускали более 25-ти видов атласа с названиями *Баҳори Тоҷикистон* («Весна Таджикистана»), *Товус* («павлин»), *Ҷавонӣ* («Молодость»), *Тӯҳфа* («Подарок»), *Тӯёна* («Свадебная»), *Муҳаббат* («Любовь»), *Дилором* и другие. Атласная платье – это любимая одежда таджикских женщин и девушек.

Таджики на протяжении тысячелетий славились своим

шелком на Великом Шелковом пути. Образцы согдаийских шелков ныне хранятся во многих музеях Европы, Азии и Америки.

Тонко-красочные таджикские ткани были чрезвычайно востребованными на базарах Востока и Запада.

На многовековом пути развития ткаческого ремесла таджикис достигли больших высот в ткачестве тканей *абра* / *авра*.

В историческом Таджикистане (Бухоре, Самарканде, Маргилане) и сегодняшнем (Худжанде, Хисоре, Конибодоме, Кургантеппе) во второй половине XIX века изготавливались более 25 видов красочных разновидностей, в частности, *атлас*, *хонатлас*, *адрас*, шелковые покрывала по традиционному методу ткачества, традиции которого берут свое начало в глубокой древности.

Термин ткани *абра* / *авра* сегодня бытует среди таджиков, в особенности среди таджиконаселенных районов Бухары, Самарканда, Маргилана Узбекистана и в Таджикистане, в особенности в Худжанде, Истаравшане, Исфаре, Хисоре, Душанбе, Шахринаве, Регаре, Кургантеппе (Леваканде), в целом в Вахшской долине.

Ткани *абра* / *авра* считались дорогими тканями, из которых шились различные виды одежды.

По технологии ткачества ткани абра разделяют на две группы: гарнитурй и атласй. Группа атласй – гладкие с особым блеском ткани, главным образом, шелковые: атласы *чоргула*, *хонатлас* – *ҳаштгула* или *дувоздаҳгула*, полушелковые ткани – *якруя*. Красота и блеск атласа зависит от количества гула ткачества. В зависимости от количества и близкой расположенностю гула отличают обычновенный *чоргула*, *ҳаштгула* и *дувоздаҳгула* виды атласа.

ATLAS / ATLASBOFI is one of kinds of silk and semi-silk cloth. Women's dresses are mainly made from silk atlas, and *kurpa*, *kurpacha*, and other things of life are made from semi-silk one. The atlases of Khujand, Samarqand, Konibodom, and Andizhan were famous in the past.

Atlas of higher quality and colorful kind was called *khonatlas*. It was produced in special textile equipment. Its traditional kinds were the atlases under the names: *shohsabz*, *bargi karam*, and *atlasi siyoh*.

Two kinds of textile atlas were more famous – *chorpopushal* and *hashtpopushal*.

Since the XX century, in Dushanbe, Khujand, Shahrinav, and Kurgonteppa, the firms of Tajikatlas net have been producing more than 25 kinds of atlas with the following names: *Bahori Tojikiston* (Spring of Tajikistan), *Tovus* (Peacock), *Javon* (Youth), *Tuhva* (Gift), *Tayona* (Wedding), *Muhabbat* (Love), *Dilorom*, and others. An atlas dress is favorite clothes of Tajik women and girls.

For thousand years, Tajiks have been famous for their silk in the Silk Road. The samples of sughd silk are kept in many museums of Europe, Asia, and America.

Refine-colorful Tajik cloths were in demand in the bazaars of the East and West.

For many-centuries-old developing way of weaving craft, Tajiks have been achieving higher levels in weaving the cloth *abra / avra*.

In the second half of the XIX century, in a historical Tajikistan (Bukhara, Samarqand, and Margilan) and a today's one (Khujand, Hissar, Konibodom, and Kurgonteppa), more than 25 kinds of colorful varieties, particularly, *atlas*, *khonatlas*, *adras*, and silk bedspreads were produced by way of traditional method of weaving, the tradition that originated in a deep antiquity.

The cloth's term *abra / avra* exists among Tajiks, especially among the districts with Tajik-speaking dwellers of Bukhara, Samarqand, Margilan, Uzbekistan and Tajikistan, particularly in Khujand, Istaravshan, Isfara, Hissar, Dushanbe, Shahrinav, Regar, Kurghonteppa (Levaqand), overall in Vakhsh valey.

The cloths *abra / avra* were considered as expencive cloths, from which different kinds of clothes were sewn.

As the technology of weaving, *abra* is divided into two groups: *garnituri* and *atlasi*. The group *atlasi* includes the

smooth cloth with special glance, mainly, silk atlases *chorgula*, *khonatlas* – *hashtgula* or *duvoz dahgula*, semi-silk cloth – *yakroya*. The beauty and glance of atlas depends on the quantity and near location of *gula* in weaving.

АТОЛА (ниг.: Таббохай)

АФСОНА / АФСОНАГҮЙ Жанри шифохии мардум аст, ки таърихи бисёр қадим дошта, дар фарҳанги мардуми тоҷик бештар ба сурати насри бадей-ҳамосӣ ва баъзан ба шакли манзум оғарида шудааст. Афсона бахши асосии осори фолклории тоҷиконро ташкил медиҳад. Сюжети афсонаҳо одатан аз воқеаҳои бофтаи хаёлӣ ва тасвири иғроқомези воқеяту мочаро фароҳам гардида. Вижагии аслии афсона дар он аст, ки оғаранда ва гӯяндаи он иддаои ҳақиқатгӯй надоранд ва шунаванда низ онро ба унвони хаёлпардозии мардумӣ мепазирад. Ба таъбири дигар, ҳадаф аз соҳтану гуфтани афсона баён кардани орзухо, дидгоҳҳои романтикий, иҷтимоӣ, майшӣ ва ҷаҳонбинӣ буда, ҳам ба гӯянда ва ҳам ба шунавандай он лаззати завқиву эстетикий ё андарзиву дидактикий мебахшад.

Дар афсонай тоҷикий навъҳои зиёд мавҷуд аст, ки ба сурати умумӣ метавон чунин баршумурд: *сехромез*, *саргузаштиву мочарой*, *дар бораи ҷонварон* (*тамсилӣ*), ҳаҷвӣ ва *масийӣ*.

Суннати афсонагӯй дар фарҳанги шифохии мардуми тоҷик маъмул ва густурда буда, дар муҳити хонавода (афсонагӯй ба фарзандону наберагон) ва берун аз он – ҳангоми бозӣ, ҷашиҳо ва дигар ҷамъомадҳои меҳмониву шабнишиниҳои анъанавӣ миёни кӯдакону калонсолон истифода мешавад. Гӯяндагони афсонаҳо, ки дар давраи муосир асосан дар деҳаҳо суннати афсонагӯиро ҳифз намудаанд, бо ҳоҳиши меҳмонон ё аҳли маҳфил ба нақли афсона пардохта, гоҳе сурудҳои онро низ меҳонанд. Бахшे аз афсонаҳои дорои суруду бадеҳа, монанди «Девонахусайний», «Тоҳиру Зӯҳро ва ғ., аз муҳтавои ғиноиву романтикий барҳурдор буда, аз гузаштаи кӯҳан то ба ҳол шунавандагону муҳлисони зиёд доранд.

АФСОНА / АФСОНАГУИ является устным народным жанром, который имеет древнюю историю и в переводе с таджикского означает форму сказки (легенды). В таджикской народной традиции афсона создавалась чаще в форме художественно-эпической прозы, иногда – в поэтической форме. Данный жанр составляет основную часть таджикского фольклора. Сюжеты афсона обычно составляют вымышленные и фантастические события и приключения, а также их гиперболическое и преувеличенное описание. Главной особенностью афсона является то, что ее создатель и сказитель не пытаются доказать действительность и реальность сюжета так же, как и слушатель воспринимает ее в качестве народной фантазии и вымысла. Так создание и сказание афсона мотивируется изложением мечтаний, романтических, социально-бытовых настроений и мировоззрения, что способствует получению наслаждения и назиданий чувственно-эстетического или поучительно-дидактического характера.

Существуют различные типы афсона, которые классифицируются исходя из характеризующих её элементов: *о волшебстве, приключенческо-авантюрные, о животных (басни), сатирические и бытовые*.

Рассказ (пересказ) афсона – *афсонагуи* является широко распространенной традицией в устной культуре таджикского народа, которая применяется среди детей и взрослых в кругу семьи (пересказывание детям и внукам), а также за его пределами – во время игр, праздников и других традиционных собраний гостей, вечеров. На современном этапе данная традиция, главным образом, сохранилась в сельской местности. Здесь рассказчики афсона рассказывают сказочные сюжеты по просьбе гостей и присутствующих, иногда исполняя при этом, песни к ним. Ряд сюжетов, которые сопровождаются вокальными исполнениями – *суруд* и *бадеха*, в частности, сказки «Девонахусайни», «Тохир и Зухра» и др. имеют лирико-романтическое содержание и пользуются особым успехом среди слушателей и любителей афсона.

AFSONA / AFSONAGUI is a folklore genre, which has ancient history and means the form of fairytale (legend) in translating from Tajik. In a Tajik folk tradition, *afsona* was often created in the form of artistic folk prose, sometimes – in a poetical form. This genre forms the basic part of Tajik folklore. The plots of *afsona* usually include fictional and fantastical events and adventures as well as hyperbolical and overdone descriptions of them. The main specialty of *afsona* is that its creator and teller do not try to prove the reality and actuality of plot while a listener perceives it as a folk fantasy and fiction. Therefore the creation and telling of *afsona* is motivated with the statement of dreams, romantic and social moods, and world-outlooks, what contributes to getting the delight and edification of feeling-aesthetical or didactic character.

There are different types of *afsona*, which are classified, being based on the elements characterizing it: about wizardry, about animals (fables) as well as adventurous, satirical, and domestic ones.

Telling (retelling) *afsona* – *afsonagui* is a widely-spread tradition in an oral culture of the Tajiks, which is used among children and adults in the circle of family (retelling to children and grandchildren) as well as outside – at the time of games, celebrations, and other traditional gatherings of guests, parties. At the modern stage, this tradition has been mainly preserved in rural places. Here, the *afsona* narrators, applied by guests and present people, tell fairy plots, sometimes performing songs to them. A number of plots, which are accompanied with vocal performances – *suriud* and *badeha*, particularly, the fairytales «Devonakhusaini», «Tohir and Zukhra» etc., have lyrical-romantic contents and are successful among *afsona* listeners and fans.

АЪЧУБАСОЗӢ – ба мақсади тарбияи мувофиқи ҳаматарафай кӯдакон истифода мешавад. Онҳо барои олами атрофро хуб омӯхтан ва дарк намудани кӯдак ёрӣ медиҳанд. Кӯдакро ба фаъолияти мақсадноку бошуурона одат мекунонад, хаёлоташро инкишоф, шавқу рағбаташро ба меҳнат зиёд, донишандӯзиву мушиқидакориро дар ў ташаккул ва

завқи бадеиву эстетикияшро дучанд мегардонад. Шакли дуюми истифодаи аъчуба – ҳамчун армуғон тухфа кардан ба меҳмонон аст. Аъчубасозӣ яке аз намунаҳои мероси фарҳангии гайримоддии тоҷикон маҳсуб мейбад.

Бозича-ҳайвоноти аз масолеҳи мулоим соҳташуда барои бачаҳо аз афсонаҳо, сурат ва мушоҳидаҳояшон писанд аст. Кӯдак ҳар қадар калонтар шавад, ҳамон қадар ба монандии бозича ва асли он бештар диққат медиҳад.

Қуттичаҳои катониро ба хонаҳои лӯхтакҳо, кузови автомашинҳои бозича, сарпӯши консерваҳоро ба ҷарҳҳо табдил медиҳанд. Ҳамзамон, бозича – дилхушакҳо гурӯҳи маҳсусро ташкил медиҳанд. Яке аз ин гуна бозичаҳо аҷубаҳо мебошанд, ки аз қуттичаҳо мұчассамаҳои ҳандаовар ҷаҳида мебароянд.

Бозича-аҷубаҳоро ҳунармандони кулолгар месозанд.

Маҳсулот барои соҳтани аҷуба: ҳоки зарди шинӣ (тоза), гили бута (қабати сеюми замин), мӯйи гӯсфанд, об. Аз ҳамаи ин лойи кулолӣ ҳосил менамоянд.

Маҳсулот барои рангубор намудани аҷуба: оҳак, собуни чомашӯй, даҳани фаранг, ширеш (ПВА), сафедии тухм.

Тарзи тайёр намудан: ҳоки зарди шиниро аз элак бехта тоза менамоянд. Гили бутаро дар об тар менамоянд, то ки мулоим шавад. Баъди ин аз гили бута 1 ҳисса ва аз ҳоки зарди шинӣ 2 ҳисса гирифта, ба ҳам омехта намуда, барои аҷубасозӣ истифода мебаранд. Барои соҳтани аҷубаҳои калонҳаҷм маҳсулотро баробар мегиранд. Ба лойи кулолие, ки барои соҳтани яҷубаҳои хурдакак истифода мешавад, сафедии тухм ҳамроҳ менамоянд.

Аз лойи тайёри кулолӣ ҳунарманд вобаста ба ҳаёлоти худ бозичаҳои мухталифи гуногунҳаҷм месозад. Бештари бозича-аҷубаҳо ба ҳайвонот шабоҳат доранд, аммо аксари онҳо шакли қаҳрамонҳои манғӣ ва мусбати афсонаҳоро мегиранд. Миёни онҳо намуди гуногуни парандаҳо низ мавҷуд ҳастанд. Ҳамзамон, кӯзачаҳои хурдакак соҳта мешаванд. Кӯдакон даруни он об рехта, аз ҷойи маҳсуси он ҳуштак мекашанд ва садои дилхуши паранда (ҷаҳ-ҷаҳи булбул) ба атроф танинандоз мегарداد.

Бозича-аҷубаҳоро дар ҳумдони маҳсуси кӯлолӣ гузошта, тавассути оташ мепазонанд. Ба ҳезум оташ зада, барои аланга заданаш ба он сӯзишворӣ мерезанд. Гармӣ бояд аз 700 то 1000° С бошад.

Баъд аз пухта шудан бозича-аҷубаҳоро аз чангӯ хок тоза менамоянд. Аввалан, сафед карда меҳушконанд, баъдан, бо рангҳои муҳталиф рангубор медиҳанд.

АҶУБАСОЗИ – ремесло, имеющая целью воспитания ребенка. Это ремесло помогает ребенку изучить и познать окружающий его мир. А также направляет ребенка к познавательной деятельности, осознанному восприятию, развивает фантазию, призывает к самостоятельной трудовой деятельности, развивает его креативность, формирует его исследовательскую наблюдательность и эстетический вкус (интерес). Второе применение аҷуба это сувенир. Их можно подарить гостям как сувениры-образцы нематериального культурного наследия.

Игрушка-зверушка – *аҷуба*, изготавливается из мягкой глины (материала) зачастую изображает героев любимых сказок.

Иногда эти игрушки-зверушки изготавливаются из излишков и отбросов типа коробок, банок консервов, каких-нибудь частей велосипедов и машин или других предметов быта. Эти игрушки всегда приносят радость ребенку. И в то же время научают как из отходов делать что-то необычное и нужное.

Игрушки-зверушки изготавливаются ремесленниками – гончарами.

Материалом изготовления *аҷуба* является желтая глина *шинӣ* (чистая), глина *бута* (третий слой земли), шерсть овцы, вода. Из всего этого изготавливается гончарная глина.

Материалом для раскраски являются: известняк, хозяйственное мыло, *даҳани фаранг*, клей, белок куриного яйца.

Способ изготовления: просеивают через сито желтую глину *шинӣ*; глину *бута* замачивают в воде пока не смягчится; затем смешивается одна часть глины *бута* с двумя частями

желтой глины шинй; добавляется овечья шерсть и изготавливается *а'чуба*. Для изготовления *а'чуба* больших размеров глина берется в равных частях. В глину для изготовления маленьких *а'чуба* добавляется белки куриных яиц.

Из готовой глины по фантазии ремесленника / *а'чубасоза* изготавливаются различные игрушки-зверушки. Игрушки-зверушки после изготовления кладутся в большую глиняную печь для обжигания. Температура обжигания должна быть от 700 до 1000° С. После обжигания игрушки-зверушки очищаются и закрашиваются белым раствором. После высыхания раскрашиваются в разные цвета.

Некоторые из *а'чуба* похожи на реальных зверушек. Но большинство – это герои сказок. Любимой игрушкой детей являются свистки, издающие звуки подобно пениям различных птиц.

A'CHUBASOZI is the craft aimed to bring up a child. This craft helps a child to study and cognize the environment. It also directs a child toward a cognitive activity, a conscious perception, develops a fantasy, trains to self-dependence working activity, develops its creativity, and forms its research observation and esthetic taste (interest). The second application of *a'chuba* is souvenir. One can give them as souvenirs-samples of intangible cultural heritage to guests.

A toy-animal – *a'chuba* – is made from soft clay (material) and often represents the heroes of favourite fairytales.

Sometimes this toy-animal is made from excesses and refuses, for example: boxes, cans, some parts of bicycles and cars or other things. These toys always give joy to a child. And at the same time, they teach a child how to make an unusual and necessary something from wastes. Toys-animals are made by potters.

The materials for producing *a'chuba* are yellow clay *shin* (clean), clay *buta* (the third layer of earth), wool of sheep, and water. All of that serves to make potter's clay.

The materials for painting are limestone, soap, *dahani farang*, and egg-white.

The way of producing: yellow clay *shin* is bolted; clay *buta* is

soaked in water until softening; then one part of *buta* clay is mixed with two parts of yellow *shin* clay; sheep wool is added, and a'chuba is made. Clay is taken in equal parts to make a'chuba of big size. Egg-whites are added onto the clay to make small a'chuba.

Different toys-animals are made from ready clay by a craftsman/a'chubasoz in his fantasy. After producing, toys-animals are put into a big oven to be burnt. The temperature of burning must be from 700° to 1 000°C. After burning, toys-animals are cleaned and covered with a white solution. After drying, they are painted in different colors.

Some of a'chuba look like real animals. But major of them are heroes of fayritales. The whistles giving sound similar to different birds' singings are favourite toys for children.

АШАГЛОН / АШАГУЛОН / АШАДЛОН номи яке аз жанрҳои мавсимишт; маросимест, ки дар сурати хушк омадани фасли оғози баҳор ва хатари нобуд шудани кишт, ичро мешуд. Пирони деҳа, пас аз машварат, яке аз занони рӯзгордидаро масъули ичрои ин маросим таъйин мекарданд. Жанри мазкур дар фарҳанги шифоҳии мардуми тоҷик таърихи бисёр қадим ва бо эътиқоди бостонӣ ба олиҳаи обу бориш ва ободӣ – Ардевисур Аноҳита иртибот дорад; хӯсаи Ашаглон низ тимсоли ў ба шумор меояд, ки ҷанбаи занона дошта, аз ҷӯби мазор ё ҷӯби тобут сохта мешуд. Ба зане, ки бояд ин маросимро ичро мекард, либосу қулоҳи фарсадаву жанда мепӯшонданд ва гоҳе чаппа савори ҳар мекарданд. Зан ба хӯса либоси кӯҳнаи ҳудро пӯшондаву онро дар даст гирифта, бо ҳамроҳии кӯдакону ҷавонон ҳона ба ҳона мегашт ва миқдоре ғалладона ё орд мепурсид. Соҳибони ҳар ҳона ба онҳо дар ҳадди имкони ҳуд, ғалла, орд, ё қурут дода, ба хӯсаи Ашаглон об пошида, ба ҳонаи байдӣ гусел мекарданд. Гурӯҳи иҷроқунандай маросим бо ҳондани сурудҳои хос ва рақсу бозӣ Ашаглонро ҳона ба ҳона мебурданд, ки яке аз маъруфтарини онҳо суруди зерин аст:

Ашаглони ростина,
Яг бор бҷунбон остина,

Фаллаи савзум коқ шидай,
Майда брезон борона...

Аз зироату орд ва маблаги чамъшууда барои ҳамаи аҳли деха навъе хӯрок мепухтанд, ки *далда* ном дошт. Дар поёни ин маросим бо зарби доира ё оҳанги лабчанг, хӯсаро бурда, ба оби чашма, ҷӯйбор, дарё, кӯл ва ё наҳр андохта, мегуфтанд: «Ашаглон ховай, мағзи сарш дар овай...» Пас аз он, ба умеди боридани борон ва шодоб шудани замин, ба ҳамдигар об мепошидан.

Маросими Ашаглон хоси водиҳои Рашт, Дарваз ва минтақаи Хатлони Тоҷикистон мебошад. Дар бархе аз минтақаҳо бо номи *Сусхотун* низ мавҷуд аст (*поёнтар р.к.*: Су-хотун [Suskhātun]).

АШАГЛОН / АШАГУЛОН / АШАДЛОН название сезонной традиции, представляет ритуал, исполняемый в случае весенней засухи и угрозы гибели посева. Старцы селения, посоветовавшись, поручали одной из умудренных жизненным опытом женщин, ответственность проведения данного ритуала. Данный жанр в устной культуре таджикского народа имеет очень раннюю историю и связан с древним почитанием Ардевисур Анахиты [Ardevi sur Anahita] – богини воды, дождя и плодородия. Так деревянная основа куклы (чучела), которую мастерили для исполнения Ашаглон, считается образом Анахиты. Она имеет женское начало и мастерится из дерева от кладбища или гроба. Женщину, проводящую ритуал, одевали в ветхую одежду и головной убор, иногда сажали на осла спиной к голове животного. Затем, согласно традиции, женщина в сопровождении детей и молодежи заходила к сельчанам и просила у них немного зерна или муки. Хозяева каждого дома в меру своих возможностей, преподносили им зерно, муку или сушеные кисломолочные шарики – курут. Затем, окропив чистой водой куклу Ашаглон, провожали в следующий дом. Группа исполнителей данной традиции несли куклу со специальными песнями, танцами и играми, к самым известным из которых относится нижеследующий куплет:

Ашаглони ростина,
Яг бор бчунбон остина,
Галлаи савзум қоқ шидай,
Майда брезон борона...

Из собранных зерна, муки и денежных средств готовили для всего села специальную еду – *далда*. На заключительном этапе, в сопровождении музыкальных инструментов *доура* или *лабчанг* шли к источнику воды (*роднику, каналу – «джуйбор», реке, озеру или пруду*). Достигнув водоема, окропляли чистой водой куклу, припевая: «Ашаглон ховай, мағзи сарш дар овай...». Затем, с надеждой на благодатный дождь и орошение земли, плескали воду друг на друга.

Сохранившаяся традиция Ашаглон характерна Раштской долине, региону Дарвоз, Хатлонской области Таджикистана. Также известна под названием *Сусхотун* в других регионах (см. ниже: Сусхотун [Suskhātun]).

ASHAGLON / ASHAGULON / ASHADLON is the name of seasonal tradition, which represents the ritual implemented in the case of spring drought and threat of crops' death. After consulting, old men entrusted the responsibility to one of wise and experienced women to conduct the ritual. In an oral culture of the Tajiks, this genre has a very early history and is connected with ancient worship of Ardevisur Anakhita – a goddess of water, rain, and fertility. Therefore, a wood base of doll (dummy), which was made to perform *ashaglon*, is considered as a figure of Anakhita. It has a feminine beginning and is produced from the wood of cemetery or coffin. The woman, who conducted the ritual, was worn in a dilapidated dress and headdress, sometimes she was sit on a donkey with the back turned to an animal's head. Then, according to the tradition, the women, accompanied by children and young people, came to fellow-villagers and asked them for little grain or flour. The owners of each house, to the extent of their possibilities, gave her grain, flour, and dried milky balls – *kurut*. Then, after splashing the Ashaglon doll with clean water, they conducted her to the next house. The group of performers of the tradition

carried the doll with special songs, dances, and games, the most known of which include the following couplet:

*Ashagloni rostina,
Yag bor bjunbon ostina,
Gallai savzum qoq shidai,
Maida brezon borona...*

Special food – *dalda* – was cooked from the collected grain, flour, and money for all dwellers of village. At the final stage, they went to a water source (spring, channel – ‘*juibor*’, river, and lake or pond), accompanied by musical instruments *doira* or *labchang*. Having reached an basin, they splashed the doll with clean water, singing: «*Ashaglon khovai, magzi sarsh dar ovai...*». Then, they plashed water on each other, hoping for a graceful rain and irrigation. The preserved *Ashaglon* tradition is typical to Rasht valley, Darvoz, and Khatlon region of Tajikistan. It is also known under the name *Suskhotun* in other regions.

БАДЕХА / БАДЕХАГҮЙ / БАДЕХАСАРОЙ Жанре дар фарҳанги шифоҳии мардуми тоҷик аст, ки аз муколамаи ҳазломез ва зарофаттӯи ду ё гоҳе чанд нафар сарчашма гирифта, ба сурати ашъоре идома пайдо мекунад, ки тарафҳо бо мазмуни ҳазлу шӯҳӣ ба ҳамдигар меҳонанд. Шарти бадеха дар он аст, ки ҷавоб бетаъхир, бо табъи зариф ва маъмулан, бо оҳанги мусиқӣ суруда шавад. Бадехасарой миёни ҷавонон аксар ба ҳазлу зарофаттӯй дар мавзӯи ишқ иртибот мейбад, аз ин рӯ, навъе аз сурудҳои ҳазломези ишқӣ низ дониста мешавад. Бадеха дар суннати шифоҳии тоҷикон аз навъҳои кӯҳани ҳунари сухандониву ҳазлпардозӣ буда, бештар тавассути зан ва мард ва ҳатман дар ҳузури тамошобинон суруда мешавад. Зимни ичрои бадеха аз оҳангҳои мусикии шодибахш ва харкату ишораҳои маънидору шӯҳ, либосу ороиши рангин ва гӯёи мавзӯи ҳазл истифода мешавад. Ин ҷиҳат жанри мазкурро ба унвони лаҳза ё лавҳаи намоишӣ (драмавӣ) низ ҷилва медиҳад. Дар қарнҳои гузашта нақши занро мардони ширинкор ичро мекарданд, ки бо либосу ороиши бонувон, бадоҳатан шеър мегуфтанду месуруданд. Аз ҷумлаи машхуртариин бадехаҳои шифоҳии мардумӣ, ки боқӣ монда ва то ба

имрӯз ичро мешаванд, «Шоҳдухтар», «Гулпарӣ», «Эсунаки бом», «Бобопирак», «Секинак» ва ғ. мебошанд. Бадеҳаи муосир бештар дар маҳфилҳову ҷашнҳои гуногун (айёми Наврӯз, базмҳои арӯсӣ, сайрҳои мардумӣ, мусобиқаҳои дехот ва ғ.) суруда шуда, мавзӯъҳои ишқӣ ва майшӣ (байни модару фарзанд, падару фарзанд, хоҳару бародар ва ғ.)-ро дар бар мегирад.

БАДЕҲА / БАДЕҲАГУИ / БАДЕҲАСАРОИ жанр устной культуры таджикского народа, которая начинается с шуточного диалога и соревнований по остроумию двух, иногда нескольких человек, далее развиваясь в поэтической форме, в которой стороны продолжают шутить и веселиться. Условие бадеха заключается в том, что ответ должен последовать без промедления, искусно и обычно исполняться в музыкальном сопровождении. Традиция исполнения бадеха – бадехагуи среди молодёжи, главным образом, связана с шуточным словесным искусством на лирическую тему, поэтому, относится также к шуточным любовным песням. Бадеха в устной традиции таджиков представляет вид древнего искусства слова и юмора, который чаще исполняется дуэтом женщины и мужчины исключительно в присутствии зрителей. При исполнении бадеха используются радостные музыкальные ритмы, шуточные мимика и движения, красочные костюмы и оформления, посредством которых выражается тема юмора. Данная особенность жанра демонстрирует его также в качестве драматического фрагмента или этюда. В прошлые века роль женщины, участвующей в традиции бадехасарои, исполняли мужчины-шуты (ширинкор) в женской одежде и украшениях. К самым известным сохранившимся в устной традиции примерам относятся такие бадеха, как «Шоҳдухтар» [Shâhdukhṭar], «Гулпарӣ» [Gulparī], «Эсунаки бом» [Esunaki bom], «Бобопирак» [Bābāpirak], «Секинак» [Sekinak] и др. Современный жанр бадеха используется чаще на различных торжествах, фестивалях и других праздничных мероприятиях (в период праздника Навруз, на свадебных торжествах, народных гу-

ляниях, сельских конкурсах и т.д.) и исполняется на тему любовную и бытовую (между мужем и женой, матерью и детьми, отцом и детьми, сестрой и братом и т.п.) темы.

BADEHA / BADEHAGUI / BADEHASAROI is one of the genres of the Tajiks' folklore, which starts with a comic dialogue and the wit competitions of two, sometimes, several persons, further developing in a poetical form, in which parties go on joking and having fun. The *badeha* condition is concluded in that the reply must follow quickly, skillfully, and be performed with a musical accompany. Among young people, the tradition of *badeha* performance – *badehagui* – is connected with a comic wordy art on a lyrical theme therefore it also belongs to comic amorous songs. In the Tajiks' oral tradition, *badeha* is the kind of the ancient art of word and humor, which is often performed in duet of woman and man in the presence of audience. While performing *badeha*, joyful musical rhythms, comic mimics and motions, and colored costumes and decorations, by means of which the humor theme is expressed, are used. This specialty of the genre also demonstrates it as a dramatic fragment or episode. In the past centuries, the role of woman taking part in the *badehasaroi* tradition was performed by men-jokers (*shirinkor*) worn in women's dresses and jewelry. Such *badeha* as «*Shohdukhtar*», «*Gulpari*», «*Esunaki bom*», «*Bobopirak*», «*Sekinak*», and others belong to the most known examples surviving in an oral tradition. A modern *badeha* genre is often used in different celebrations, festivals, and other events (in the period of Navruz celebration, in weddings, rural competitions etc.) and is performed on amorous and domestic themes (between husband and wife, mother and children, father and children, sister and brother etc.).

БАЙТ / БАЙТГҮЙ Яке аз шаклҳои маъмули фарҳанги шифоҳии тоҷикист. Дар истилоҳи адабӣ ва мусиқӣ ду мисраъ як *байтро* ташкил медиҳанд. Байт 1) *воҳиди шеъри* суннатии тоҷикӣ, аз ҷумла, рубой, дубайтӣ, қитъа, қасида, ғазал, маснавӣ ва ғ. ба шумор омада, 2) шакли *шеъри мустақил* низ мебошад. Байт дорои қолиби хурд, аммо зарфи-

яти васеъ буда, барои баёни маъни комил ва фикри барчаста муносиб аст. Мисол:

*Себ себи ману соя ба боги дигарон,
Ёр ёри ману шамъу чароги дигарон.*

Яке аз шаклҳои суннати шифоҳӣ байтгӯй аст.

Истифода аз муколама ва такрор низ дар сохтани байт маъмул аст.

Байт дар суннати шифоҳии мардуми тоҷик таърихи кӯҳан ва дар миёни гурӯҳҳои синни гуногун корбурди густурда дошта ва дорад. Бархе аз донандагони жанри мазкур то 500 байт ва бештар аз онро дар ҳофизаи худ дошта, ба сурати шифоҳӣ меҳонанд.

БАЙТ / БАЙТГУИ Является одним из известных жанров таджикской устной культуры. В литературной и музыкальной терминологии *байт* состоит из двух строк. Байт является 1) единицей традиционного таджикского стиха, в частности, поэтических форм рубаи, дубайти, кыт’а, касыда, газель, маснави и др.; 2) отдельной *поэтической формой*. Байт имеет сжатую и лаконичную форму, обладая при этом, широкой и объемной возможностью для изложения полной и выраженной мысли. Например:

*Себ себи ману соя ба боги дигарон,
[Seb sebi manu soya ba boғi digaron]
Ёр ёри ману шамъу чароги дигарон.
[Yor yori manu sham'u charoғi digaron]*

Одной из устных форм жанра байт является традиция *байтгуи* [Baytgōyī].

В составлении байта как отдельного жанра устного творчества, часто используются диалог и повтор слов и словосочетаний.

История возникновения и формирования байт в устной традиции таджикского народа уходит корнями вглубь веков. Данный жанр был и остаётся популярным среди представителей различных возрастных групп; некоторые знатоки и любители знают наизусть до 500 и более байтов и традиционно декламируют их в устной форме.

BAYT / BAYTGUI is one of the known genres of Tajik oral culture. In a literary and musical terminology, *bayt* consists of two poetical lines. *Bayt* is 1) *unit* of traditional Tajik verse, particularly, poetical form *rubai*, *dubayti*, *kyt'a*, *kasyda*, *ghazal*, *masnavi* etc.; 2) a certain *poetical form*. *Bayt* has a compact and laconic form, at the same time having a wide and volumetric possibility to state a complete and expressive thought. For example:

Seb sebi manu soya ba bogi digaron

Yor yori manu sham'u charogi digaron

One of the oral forms of the genre is the tradition *baytgui*.

Dialogue and the repetition of words and word combinations are often used in compiling the *bayt* as a certain genre.

The history of the appearance and formation of *bayt* in the Tajiks' oral tradition go back to the depth of centuries. The genre was and remains to be popular among the representatives of different age ranges, some connoisseurs and amateurs know by heart about and more than 500 *bayts* and traditionally declaim them in an oral form.

БАЙТБАРАК / БАЙТГУЗАРОНАК Як шакли хунари шеърдонӣ ва шеърхонист, ки аз давраҳои қадим то ба ҳол дар фарҳанги шифоҳии тоҷикон маъмул аст. Байтбарақ дар маҳфилҳову шабнишиниҳои дӯстона, зиёфатҳо, ҷашнҳо, корҳои саҳроӣ, сафарҳои гурӯҳӣ ва ғ. баргузор гардида, наవъи мусобиқаи завқу зехни сухандонӣ, зарофатгӯй ва ҳозирҷавобӣ ба шумор меояд.

Байтбарақ маъмулан миёни ду нафар ё ду гурӯҳ сурат мегирад ва онро нафаре бо хондани байте оғоз мекунад. Нафари дувум бояд ё ба мазмун ё ба ҳарфи охирини ба байти шунидааш посух гӯяд. Мисол:

Нафари 1 (ҷавонписар):

Дар боғи шумо якта ниҳол пайвастам,

Било, ба худо, ман ба шумо дил бастам.

Нафари 2 (ҷавондуҳтар):

Ман бомба намебуром, ки куртам тунук аст,

Ин ёра намегирам, ки дилҳом хунук аст.

БАЙТБАРАК / БАЙТГУЗАРОНАК Является формой искусства владения поэзией и ее декламирования в устной таджикской культуре, которая возникла и сохранилась в течение веков. Байтбарак относят к виду творческой игры и соревнования по искусству владения словом, смекалке и находчивости. Проводится на дружеских вечерах и приёмах, праздниках и различных торжествах, полевых работах, групповых походах, поездках и т.д. Байтбарак обычно проходит между двумя соревнующимися лицами или группами и начинается с декламирования байта одной из сторон, на который должна ответить вторая сторона. В процессе соревнования, участники используют не только известные и знаменитые примеры байтов, но в зависимости от хода развития тематики, а также в силу своих навыков, импровизируют сочиненные ими экспромтом двустишия – байты. Такая форма декламирования байта называется *байтмони* [Baytmānī]. В течение последних десятилетий, традиция байтбарак среди таджикской молодежи развивается по следующему принципу: ответный байт должен начинаться на исходную букву предыдущего байта независимо от её тематики:

Первое лицо (юноша):

Дар боги шумо яктаnihol пайвастам,
[Dar bogi shumo yakta nihol payvastam]
Билло, ба худо, ман ба шумо дил бастам.
[Billo, ba khudo, man ba shumo dil bastam]

Второе лицо (девушка):

Ман бомба намебуром, ки куртам тунук аст,
[Man bomba nameburom, ki kurtam tunuk ast]
Ин ёра намегиром, ки дилхом хунук аст.
[In yora namegiram, ki dilhom khunuk ast]

BAYTBARAK / BAYTGUZANORAK is a form of the art of poetical mastery and declamation in an oral Tajik culture, which originated from antiquity and was preserved during centuries. *Baytbarak* is added onto the kind of creative game and competition in a word mastery art, sharpness, and resourcefulness. It is conducted in friendly parties, celebrations,

field works, group trips, travels etc. *Baytbarak* is usually conducted between two competing persons or groups and starts with declaiming *bayt* by one of parties, to which another party must give a reply. In the process of competing, participators use not only known and famous samples of *bayts* but also, depending on the process of developing themes as well as taking into account their skills, improvise *bayts* – couplets, composed by them in impromptu. Such form of declaiming *bayt* is called *baytmoni*. For last decades, the *baytbarak* tradition among Tajik youth has been developing on the following principle: *bayt* in answer must start with initial letter of previous *bayt*, independently of its themes:

The first person (young boy)

Dar bogi shumo yakta nikhol paivastam
Billo, ba khudo, man ba shumo dil bastam

The second person (young girl)

Man bomba nameburom, ki kurtam tunuk ast,
In yora namegiram, ki dilkhom khunuk ast.

БАЛАНДЗИКОМ – (зигом бо забони шуғнонӣ – соз), сози тории мусиқии қадимаи тоҷик. Баландзиком хоси тоҷикони кӯҳистони Бадаҳшон буда, дар баъзе маҳалҳо онро танбӯр низ мегӯянд.

Баландзиком 90-105 см дарозӣ дорад.

Дар Баландзиком торҳои 1-2 асосӣ буда, торҳои дигар резонаторианд.

Баландзикомро одатан аз ҷӯби зардолу, тут, чормағз ва нок месозанд. Қабл аз оғози кор ҷӯби мувофиқро ба тарҳи соз тарошида, як ҳафта дар об тар мекунанд, баъд онро хушконида, созро метарошанд. Сипас ба рӯи кося пӯсти ҳайвонот (аксар пӯсти гӯсола, қисми шикам), ки хуб даббоғӣ шудааст, мекашанд.

БАЛАНДЗИКОМ – (досл.: зигом с шугнанского диалекта – музикальный инструмент), струнный музыкальный инструмент. Этот инструмент бытует в горном регионе Бадаҳшон. В некоторых его местностях его называют также как танбур.

Длина музыкального инструмента 90 – 105 см.

Основными считаются первая и вторая струны баландзикома. Другие струны резонирующие.

Баландзиком обычно изготавливается из дерева абрикоса, тутовника, ореха и грушевого. Перед изготовлением дерево замачивается на неделю. Затем оно опять высушивается. Только тогда дерево готово к обработке. Корпус инструмента натягивается телячьей шкуркой.

BALANDZIKOM (from Shugnan dialect ‘*zigom*’ means a musical instrument) is a musical stringed instrument. This instrument exists in a mountainous region of Badakhshan. It is also called ‘*tanbur*’ in some places.

The length of musical instrument is 90 – 105 sm.

The first and second strings of *balandzikom* are considered as basic. Other strings are resonant.

Balandzikom is usually produced from apricot, nut, and mulberry trees. Wood is soaked for week before producing. It is then that wood is ready to be processed. The corpus of instrument is covered with a calf skin.

БАЛАНДМАҚОМ сози ториу мизробии мусиқии точиқи буда, хоси мардуми кўҳистони Бадахшон аст. Ба танбўр шабоҳат дорад.

Онро аслан аз чўби зардолу ва решай он месозанд, зеро сози аз ин чўб тарошидашуда овози хеле форам дорад.

Дарозии умумии баландмақом 102 – 105 см.

Баландмақом 7 тори асосий ва 14 тори резанаторий дорад.

Ихтириои сози баландмакомро ба Усто Сўфӣ Муборакқадам (Муборакшоҳ) Вахонӣ ва ба аввалҳои қарни XIX мансуб медонанд. Баландмақом аксар вақт сози якканавозист, гоҳе вобаста ба мавриди ичро ба он даф, рубоб, қумрӣ ва ҳофизон ҳамовоз мешаванд. Косай баландмақом бо пӯсти гов, ки хеле хуб коркард шудааст, пӯшонида мешавад. Торҳои баландмақом аз зехи рӯдаи гӯсфанд сохта мешавад.

БАЛАНДМАКОМ / БАЛАНДМУКОМ – струнно-плекторный музыкальный инструмент, бытует в Бадахшане (Памир). Похож на танбур.

Он изготавливается главным образом из абрикосового дерева и его корневища, поскольку звучание этого дерева очень хорошее.

Общая длина баландмакома 102 – 105 см.

Баландмақом имеет 7 основных струн и 14 резонаторных.

Происхождение баландмукома относят к началу XIX века и связывают с именем Усто Сүфӣ Муборакқадама (Муборакшох) Вахонӣ.

Баландмуком часто используется как солирующий инструмент, в ансамбле же, наряду с певцами, бытует вместе с инструментами даф, рубоб, қумрӣ.

Его корпус покрывается хорошо обработанной бычьей шкурой. Струны баландмукома сделаны из бараньих кишек.

BALANDMAQOM / BALANDMUQOM is a pick-stringed musical instrument existing in Badakhshan (Pamir). It looks like *tanbur*.

It is mainly produced from apricot tree and its root because this wood sounds very well.

A general length of *balandmaqom* is 102 – 105 sm.

Balandmaqom has 7 basic strings and 14 resonant ones.

The origin of *balandmaqom* dates from the start of the XX century and is connected with the name of Usto Suf Muborakkadam (Muboraksho)Bakhoni.

Balandmuqom is often used as a solo instrument, and in ensemble, equally with singers, it exists together with the instruments *daf*, *rubob*, and *kumpi*.

Its corpus is covered with a well-processed bull skin. The strings of *balandmuqom* are made from sheep entrails.

БАРБАТ / УД, сози торӣ-мизробии эрониёни қадим. Барбат, калимаи тоҷикӣ-форсӣ, маънои «синаи мурғобӣ»-ро дорад. Чунин номгузорӣ бо сабаби шакли косаи ўст. Дертар, дар давраи ислом арабҳо низ онро қабул карданд ва уд

номгузорй намуданд. Онҳо онро барбати шабутӣ («кӯтоҳдаст») меномиданд.

Дар таърихи мусикии эрониён нақши барбат бузург аст. Он сози бунёдии аввалин системаи мусикии тоҷику форс Ҳафтпарда ва сипас, дар асрҳои миёна, ба ҳайси сози мусикии бунёдии системаи дуюми мусикии касбӣ – Дувоздаҳпарда / Дувоздаҳмақом маҳсуб ёфтааст. дар Аврупо низ густариш ёфта, бо номи лютня машҳур мегардад.

БАРБАТ / УД, струнно-плекторный древнеиранский инструмент. Барбат, таджикско-персидское слово, досл. «утиная грудь». Инструмент так прозван из-за формы его корпуса. Позже, в период Ислама заимствован арабами и назван по-арабски уд (название дерева). Из-за очень короткого грифа арабы называли его барбати шабутӣ («короткорукий»). В истории таджиков и современных иранцев барбат является базовым инструментом первой музыкальной системы Ҳафтпарда. Впоследствии, он же под названием уд явился базовым инструментом средневековой музыкальной системы Дувоздаҳмаком. Барбат / уд получил широкое распространение и в Европе, где был назван лютня.

BARBAT / UD is a pick-stringed old-Iranian instrument. *Barbat* is a Tajik-Persian word, verbatim ‘duck breast’. The instrument was called so because of the form of its corpus. Later, in the period of the Islam, it was taken by Arabs and was called in Arabian ‘ud’ (the name of wood). Arabs called it with *barbati shabuti* (short-arm) because of very short neck. In the history of the Tajiks and modern Iranians, *barbat* was a basic instrument of the first musical systems *Khaftparda*. Afterwards it under the name *ud* was a basic instrument of medieval musical system *Duvozdahmaqom*. *Barbat / ud* was also widely-spread in Europe, where it was called ‘lute’.

БАРГ (ниг. Заргарӣ) – гушвораҳо / ҳалкаҳо асосан бо услуби ҳаккокии сикказанӣ сохта мешаванд. Гӯшвора / ҳалқаи барг – гӯшвора / ҳалқаи суннатист. Варақаҳои тунук

буридашуда бо таври сикказанй дар қолаб, бо баландии 3-4 мм бо қолиб рехта мешаванд. Шакли асосии он, ки шакли баргро дорад, дар лавҳа / варақай ҳамвор лаҳимкорй мешавад. Гүшаки гүшвора / ҳалқаи барг чунбанда мешавад. Чашмакҳои он дар қисми болой гузошта мешаванд.

Дар қиёс бо барг гүшвора / ҳалқаи садбарг, ки шакли дигари ҳамин гүшвора / ҳалқа аст, дар поён аз ду тараф ду гули гирди қолабӣ ҷо мегиранд, ки зери он марворидҳо намоён мешаванд. Баъзан, дар баробари марворид ду фирӯза ҳам истифода бурда мешавад. Қисми поёни гүшвора / ҳалқаҳоро бо шилшилаи марворидӣ оро медиҳанд.

БАРГ – серьги изготавливаются в основном методом тиснения (выдавливания). Барг – это традиционные серьги. Заготовленные тоненькие пластины выдавливаются штампом в матрице и имеют высоту 3-4 мм. Основная рельефная форма в виде растительного листа, паяется на ровной пластине, что образует объемную и в тоже время легкую листву. Ушко (швенза) на этих сережках делается подвижным. Вставки / глазки устанавливаются на верхней части.

В отличие от барга в садбарге (другой разновидности этих сережек), снизу по бокам вставки / глазков располагаются две круглой формы штампованных цветочка, из под которых выходят жемчужины.

Иногда для большей выразительности, наряду с жемчугом используются бирюзовые бусинки. Нижнюю часть сережек украшают подвесками из жемчуга.

BARG is ear-rings that are mainly produced by embossing (extruding). *Barg* is traditional ear-rings. The prepared thin plates are extruded with a stamp in the matrix and have the height of 3-4 mm. A basic relief form in the form of plant leaf is soldered on a smooth plate, what forms voluminous and at the same time easy leaves. An ear (*shvenza*) is made mobile on these ear-rings. Inserts / eyelets are set on the upper part.

As distinct from *barg*, in *sadbarg* (another variety of these ear-rings), two pressed flowers of round form, from under which pearls appear, are placed in the flanks of inserts / eyelets.

Equally with pearl, sometimes turquoise beads are used for a more expressiveness. The lower part of ear-rings is adorned with pearl pendants.

БАРФЙ. Яке аз жанрҳои мардумии тоҷикон аст, ки ба навъи суннатҳои мавсимиш шомил мебошад. Номи жанри мазкур далолат бар мавзӯи он дошта, ичрои он ба боридани барфи нахустин иртибот дорад, ки пайғоми фаро расидани фасли сарморо мерасонад. *Барфӣ* жанри мардумӣ ва гайри-китобист, аммо рукни муҳимми онро нома ташкил медиҳад, ки миёни дӯстон, ҳамдарсон, ҳамсоягон, пайвандон, хонаводаҳо ва ҳатто деҳаҳои гуногун паҳн мешавад ва дорои унсурҳои бозӣ мебошад. Бо боридани барфи аввал, шахсе ё гурӯҳе ба номи як нафари мушахҳас нома навишта, шартҳову хоҳишҳои худро матраҳ меқунанд ва як нафарро барои шахсан ба муҳотаб расонидани нома мефиристанд. Шарти бурди бозӣ ва ичро гардидани шартҳои нома дар он аст, ки номарасон қабл аз ошкор гардидани ҳадаф ва муҳтавои номаи барфӣ ба манзили худ бирасад ва ба дасти муҳотаби нома ё шарикони вай наафтад. Дар гайри ин сурат, ўро дастгир карда, ба рӯяш сиёҳии дег ё ранге мемоланд, ки нишонаи мағлуб шуданаш ба шумор меояд ва худаш уҳдадор мешуд, то шартҳои навиштаашро барои ғолибон ичро кунад.

Матни номаҳои барфӣ гуногун буда, ба суннатҳои роиҷ дар минтақаҳо ва табъу завқи нигорандо вобаста аст. Машҳуртарин шакли шартгузории барфӣ, ки дар аксар нохияҳои Тоҷикистон ривоҷ дорад, матни зерин мебошад:

Барф меборад басе хуш, дилрабо,
Барфи нав аз мову барфӣ аз шумо.
Зарра-зарра барф меборад сафед,
Як зиёфат аз шумо дорем умед:
Сандалиро гарм созед аз алав,
Ширбериңчӯ шӯлаву оши палав,
Нонҳои қунҷидини қуббадор,
Себу ангуру дилафрӯзу анор,
Ҳофизи хушхону танбӯру дутор,

Ною ғижжак, чӯраҳои бегубор,
Руставу лавзу мураббою набот,
Пистаю бодому қанду қандалот,
Чормағзу тутмавизи соягӣ,
Баҳри мо тайёр бошад, чӯраҷон.
Бо салому эҳтироми чӯрагӣ,
(Имзо).

БАРФИ. Жанр таджикского народного творчества, который относится к категории сезонных традиций. Название данного жанра (снег – *барф* + *суф*. – *й*) указывает на его содержание, которое связано с первым снегом и оповещением прихода зимы. *Барфи* является народным и некнижным жанром, при этом, важнейшую её деталь составляет *письмо*, распространяемое среди друзей, одноклассников / сокурсников, соседей, родственников, между различными семьями и даже селениями и обладает элементами игры. С выпадением первого снега, индивидуально или группой составляется специальное письмо, адресованное конкретному лицу, в котором излагаются все условия и желания автора / авторов. Письмо отправляется через посыльного, который обязан передать его лично в руки получателю. Главным условием выигрыша в традиции *барфи* является умение и ловкость посыльного добраться обратно и не попасть при этом, в руки получателя или его друзей до того, как он обнаружит содержание и цель письма. В обратном случае, его лицо смазывают сажей или краской в знак его поражения и принятия им всех условий, указанных в письме-*барфи*, которые он обязывается исполнить уже перед победителем.

В зависимости от особенностей сохранившихся традиций в регионах, а также – вкусов и стилей авторов, существуют различные тексты писем-*барфи*. Наряду с этим, самым известным вариантом художественного оформления условий, излагаемых в письмах-*барфи*, который сохранился во большинстве регионов Таджикистана, является следующий:

Барф меборад басе хуш, дилрабо
[Barf mebārad base khush, dilrābā],

Барфи нав аз мову барфӣ аз шумо
 [Barfi nav az māvu barfī az shumā].
 Зарра-зарра барф меборад сафед
 [Zarra-zarra barf mebārad safed],
 Як зиёфат аз шумо дорем умед
 [Yak ziyāfat az shumā dārem umed]:
 Сандалиро гарм созед аз алав
 [Sandalirā garm sāzed az alav],
 Ширбиринҷу шӯлаву оши палав
 [Shirbirinju shōlavu āshi palav],
 Нонҳои кунҷидини қуббадор
 [Nānhāi kunjidini qubbadār],
 Себу ангуру дилафрӯзу анор
 [Sebu anguru dilafruzu anār],
 Ҳофизи хушхону танбӯру дутор
 [Hāfizi khushkhānu tanbōru dutār],
 Ною ғижжак, ҷӯраҳои беғубор
 [Nāyu ғijjak, jurahāi beğubār],
 Руставу лавзу мураббою набот
 [Rustavu lavzu murabbāyu nabāt],
 Пистаю бодому қанду қандалот
 [Pistayu bādāmu qandu qandalōt],
 Чормағзу тутмавизи соягӣ
 [Chārmaḡzu tutmavizi sāyagī],
 Бахри мо тайёр бошад, ҷӯраҷон
 [Bahri mā tayyār bāshad, jōrajān].
 Бо салому эҳтироми ҷӯрагӣ
 [Bā salāmu ehtirāmi jōragī],
 (Подпись).

BARFI is a genre of Tajik folk creativity, which falls into the category of seasonal traditions. The genre name (snow – barf + suffix i) points on its content connected with the first snowing and the information about a winter coming. *Barfi* is a folk and non-book genre, at the same time its most important part is formed with writing, spread among friends, classmates, neighbors, relatives, different families, and even villages as well

as it has the elements of game. With the first snowing, special letter is written by individual or group, addressed to a certain person, where all conditions and wishes of author / authors are stated. The letter is sent with a messenger, who is obliged to give it in receiver's hands personally. Main condition of win in the *barfi* tradition is the ability and dexterity of messenger to come back and at the same time not to be found in receiver's or his friends' hands before they know the content and aim of letter. Otherwise, his face is covered with soot or paint as a sign of his loss and his adopting all conditions, noted in the letter *barfi*, which he pledges to execute for a winner.

Dependently on the specialties of the traditions preserved in regions as well as the tastes and styles of authors, there are different texts of letters-*barfi*. At the same time, the most known version of artistic presentations of the conditions stated in letters-*barfi*, which survived in the majority of regions of Tajikistan, is the following:

*Barf meborad base khush, dilrabo,
Barfi nav az movu barfi az shumo,
Zarra-zarra barf meborad safed,
Yak ziyofat az shumo dorem umed,
Sandaliro garm sozed az alav,
Shirbirinju shulavu oshi palav,
Nonkhoi kunjidinikubbador,
Sebu anguru dilafruzu anor,
Hofizi khushkhonu tanburu dutor,
Noyu gizhzhak, jurahoi begubor,
Rustavu lavzu murraboyu nabot,
Pistayu bodomu qandu qandalot,
Chormagzu tutmavizi soyagi,
Bahri mo taylor boshad, jurajon,
Bo salomu entirami juragi.
(signature).*

БЕҚАСАБ – матои нимабрещими якранг, рах-рахи гулдори мавҷнок. Тори онро аз абрешиими нағиси сабз, кабуд, зард, сурх, гулобӣ, қаҳваранг тайёр меқунанд. Тобистон

салқинй ва зимистон гармй медиҳад, зеро аз риштаи пахтагй истехсол шудааст ва ин яке аз хосиятҳои ғайриоддии ин матоъ мебошад. Тори бекасаб аз 12 то 18 банд иборат аст. Ҳунармандони моҳир миқдори банди бекасабро ба 30 мерасонанд. Тори бекасаби раҳдорро, одатан, ба панҷ-шаш қисм тақсим карда, ҳар якеро алоҳида ранг медиҳанд. Ҳар як қалобаро күшода, нахҳои қандашударо мепайванданд ва як чо ба як чӯб чилла мекунанд. Баъд устои нақшандоз мувофиқи нақши дилҳоҳ расми матоъро чо ба як мекунад. Тори бекасаби гулдор бо роҳи баста ва күшодаи рангдиҳй нақш дода мешавад. Бекасаби гулдор ба адрес ё подшоҳӣ шабоҳат дорад. Вале нахи тори бекасаб нафису пудаш риштаи ғафс, тори адрес ғафсу пудаш нафис аст. Аз ҳар ҷашми теги дастгоҳ 6-8 нахи тори бекасаб, 4 нахи тори адресро мегузаронанд. Бекасабро якранг, раҳдор ва гулдор мебоғанд, аммо адрес танҳо гулдор мешавад. Бекасабро дар Бухоро, Сармарқанд, Ҳуҷанд, Фарғона, Ҳисор, Истаравшан, Қурғонтеппа мебоғанд. Дар ин чо навъҳои зерини бекасаби якранг: (дар баъзе маҳалҳо онро «мушки заъфар» меноманд) «Сидами сабз», «Сидами зангор», «Сидами симобӣ»; бекасаби раҳдор: «Байрак», «Пудсафед», «Фирӯза» (Перӯза), «Тасма»; бекасаби гулдор: «Бодомча» мебоғанд. Аз бекасаб ҷомаҳо ва ҳар гуна либос медӯзанд. Нафосат, латофат ва асолати ин навъи матоъ дар дизайнерони мусоир имкон медиҳад, ки онро барои дар услуби шарқӣ оро додани дөврҳои хонаҳо, пардаҳои тирезаҳо, болишту болинҳо ва ҷиҳати рӯкаш намудани мебел истифода намоянд.

БЕКАСАБ – однотонная или полосатая полушелковая ткань. Её тонкая нежная шелковая нить бывает зеленого, синего, желтого, красного, розового, коричневого цветов. Необычной особенностью данной ткани является то, что она дает прохладу летом, а тепло зимой, так как изготовлена также из хлопковых нитей. Обычно *бекасам* ткут в 12 или 18 нитей. Искусные мастера доводят количество нитей до 30-ти.

Нить полосатого бекасама, как правило, разделяется на 5-

6 частей и красится по отдельности. Затем дизайнером накладывается орнамент.

Бекасаб ткут однотонно, в полоску и цветочками. Его ткут в Бухоре, Самарканде, Худжанде, Фергане, Хисоре, Истаравшане, Кургонтеппе. Известны как лучшие виды, разновидности однотонного бекасаба *мушки за'фар, сидами сабз, сидами зангор, сидами симобӣ*; полосатого бекасаба: *байрак, пудсафед, фирӯза, тасма*; бекасаба в цветочек: *бодомча*. Из бекасаба шьют чапан – чома и различную другую одежду. Красивые узоры этой ткани позволили современным дизайнерам использовать орнамент бекасаба на стенах, занавесах, подушках, мебели и др.

BEQASAB is a mohochrom or striped semisilk cloth. Its thin mild silk thread is green, blue, yellow, red, rose, and brown. A specific feature of the cloth is that it gives coolness in summer and warmth in winter because it is also made from cotton threads. *Beqasab* is usually woven with 12 or 18 threads. Skillful masters increase the quantity of threads to 30.

The thread of striped *beqasab*, as a rule, is divided into 5 – 6 parts and dyed separately. Then, a designer lays ornament on.

Beqasab is woven in one-color, stripe, and flower. It is woven in Bukhara, Samarkand, Khujand, Ferghana, Hissar, Istaravshan, and Kurgonteppa. The varieties of one-color *beqasab*: *mushki, za'far, sidami sabz, sidami zangor, sidami simob*; the varieties of striped *beqasab*: *bairak, pudsafed, firuza, tasma*; the varieties of *beqasab* in flower: *bodomcha* are known as the best kinds. *Chapan / joma* and other different clothes are sewn from *beqasab*. Beautiful design of the cloth allowed modern designers to use the ornament of *beqasab* on the walls, curtains, pillows, furniture etc.

БИНОКОРӢ – хунари биносози дар таърихи тоҷикон ба хунари хосае табдил ефтааст. Дар натиҷаи ин хунари хоса чунин бинохову хонаҳо пайдо шуданд, ки имruz бо унвонҳои хонаи бадаҳшони, хонаи яғноби, хонаи водинишин, хонаи куҳистони маълуманд. Беш аз ин, соҳтмоне ба мисли

айван, технологияи молидани деворҳо ва бомҳо – андова, гуногунрангии хишти – хишти пухта, хишти ҳом, хишти лойин.

БИНОКОРИ – строительное ремесло, которое у таджиков отличается глубокой специфичностью. Результатом этого ремесла стало появление таких видов домов как бадахшанский дом, ягнобский дом, долинных дом и горный дом. Более того, айван, своего рода веранды, и технология покрытия стен и крыш – андова, разновидности кирпичей – хишти пухта, хишти ҳом, хишти лойин.

BINOKORI is a building craft, which is deep specific in the Tajiks. The appearance of such kinds of houses as a badakhshan house, yaghnob house, valley house, and mountainous house became as a result of the craft. Moreover, there are *aivan*, in a sense, verandah and the technology of covering the walls and roofs – *andova*, the variety of bricks – *hishti pukhta*, *hishti hom*, and *hishti loyi*.

БОЛИШТ / БОЛИШТСОЗӢ (ниг.: ТАГСАРӢ)

БОФАНДАГӢ, навъи мероси фарҳангии гайримоддии тоҷикон, ҳунари бадӣ, ҷараени технологиаз реҷмон бофтани матоъ мебошад. *Абрешим*, пашм, зағирпоя, канаб, пахта, ҷут ва ғайра ашёи ҳоми боғандагианд.

Боғандагӣ аз қасбҳои қадима буда, дар давоми асрҳо аҳолии маҳаллӣ аз *алоча*, *қаламӣ*, *суф*, *чит*, *карбос*, *матои ҳоса*, *дока* ва ғайра истифода мебурданд. *Боғандагӣ* дар Тоҷикистони тоинқилобӣ ҳарактери майдакосибӣ дошт. Ҷиҳози боғандагӣ – асосан *ҳаллоҷӣ*, *чарх*, *дукон* ва ғайра буд.

Ҳаллоҷӣ, чириқ, асбобест, ки бо он пахтаро аз ҷигит тоза мекарданд.

Дукон, *дӯкон* – дастгоҳи боғандагиест, ки дар он маҳоъҳои пахтагин, абрешимин ё паşмин мебоғанд.

БОФАНДАГИ художественное ремесло / технологический процесс изготовления ткани из нитей.

Веками население использовало такие местные ткани как *алоча, қаламай, сүф, чит, карбос, матои хоса, дока* и другие.

В средневековые ткачество было исключительно ручным и относилось к разряду мелкого ремесла. Средствами оборудования служили льнотрепалка, прядка, станок и др.

Халлочай / чириқ – инструмент, с помощью которого очищали хлопок.

Дукон / дүкон 1) ткацкий инструмент, 1.5-2-хметровой длины, на котором ткали хлопковые, шелковые или шерстяные ткани.

BOFANDAGI is a weaving, an artistic craft / a technological process of producing the cloth from threads.

For centuries, people have been using so local cloths as *alocha, qalama, suf, chit, karbos, matoi khosa, doka*, and others.

In the Middle Ages, weaving was handy only and belonged to the kind of small craft. A scotching-sword, a spinning wheel, machines, and others served as the means of equipment.

Khaloj / chirik was an instrument, with which cotton was cleaned.

Dukon was a weaving tool of 1,5 – 2 meters of the length, in which cotton, silk, and wool cloths were woven.

БУЛБУЛИК [BULBULIK] Яке аз жанрҳои кухан ва манзуми мардумист, ки ба мавзӯи ишқ ва ҳичрону дурии азизон ихтисос ёфта, дар водии Вахони Бадахшони Тоҷикистон ба забони вахӣ ривоҷ дорад. Булбулик аз се мисраъ таркиб ёфта, вазни мисраъҳо гоҳе баробар нест. Голибан, ҳар мисраъ шаш ё ҳафтҳичой ва тарзи қофия АБА аст. Суннати шифоҳии *булбуликхонӣ* [Bulbulik khānī] бештар хоси занону духтарон аст, ки бо оҳанги муассир, аммо бе сози мусикӣ иҷро мешавад. Дар он, пас аз иҷрои ҳар намунаи семисраъ, як мисраи нақарот такрор шуда, семисраиҳои мустақилро ба ҳам мепайвандад. Номи жанри мазкур аз мисраи нақарот сарчашма гирифтааст, ки ба гунаҳои зерин

маъмул мебошад: «Булбулик тар номам-э» [Bulbulik tar nāməm-ə] ё «Булбулик тар хонэм-е» [Bulbulik tar khānəm-ə]. *Намуна:*

Шмолак бку бода [*Šmālak b̄ku bāda*],
Fa нола бы мы тсаре [*Ga nāla b̄ m̄ tsarə*],
Ти нола бы ғам бода [*Ti nāla b̄ ǵam bāda*].
Булбулик тар номэм-е [Bulbulik tar nāməm-ə].

БУЛБУЛИК Представляет один из древних народных жанров, имеющих стихотворную форму на тему любовной лирики и разлуки. Бытует в Вахонской долине Горного Бадахшана Таджикистана на языке вахи. *Булбулик* состоит из трёх строк, которые иногда имеют различную метрику. Каждая строка в данном жанре включает шесть или семь слогов и форму рифмования АБА. Устная традиция *булбуликхони* [Bulbulik khānī] поддерживается, главным образом, женщинами и исполняется в особых мотивах, но без сопровождения музыкальных инструментов. После исполнения каждой отдельных трёх строк, повторяется строка припева, соединяя законченные по смыслу трёхстрочия. Название данного жанра вытекает из строки припева, известной в нижеследующих вариантах: «Булбулик тар номэм-е» [Bulbulik tar nāməm-ə] или «Булбулик тар хонэм-е» [Bulbulik tar khānəm-ə]. *Например:*

Шмолак бку бода [*Šmālak b̄ku bāda*],
Fa нола бы мы тсаре [*Ga nāla b̄ m̄ tsarə*]
Ти нола бы ғам бода [*Ti nāla b̄ ǵam bāda*]
Булбулик тар номэм-е [Bulbulik tar nāməm-ə].

BULBULIK is one of ancient folk genres, which has the form expressed in verse on the theme of love lyrics and separation. In Tajikistan, it exists in Vakhon valley of Mountinous Badakhshan in Vakhi language. *Bulbulik* consists of three lines, which sometimes have different metrics. In the genre, each line includes six or seven syllables and a rhyming form ABA. An oral tradition *bulbulikkhonii* is mainly maintained by women and performed in special motifs but without musical

instruments accompanying. After performing each separate three lines, a refrain's line is repeated, linking the three lines completed implicitly. The name of the genre comes from a refrain's line, known in the following versions: «*Bulbulik tar nomem-e*» or «*Bulbulik tar khonem-e*». For example:

Shmolak bku boda,
Ga nola by my tsare,
Ti nola by gam boda,
Bulbulik tar nomem-e.

БУРИДА – ин шакли хунар ҳам дар дӯзандагӣ ва ҳам номи таъом истифода мешавад. а) буридаҳои матоъ дар якҷоягӣ дар дӯхтани кӯрпа, кӯрпача, болишт, либоси кӯдакона (чандадӯзӣ) дастархон, пойандози арӯсӣ, дарпартони хона истифода мешавад. б) бурида – номи таоми хамирий дар баъзе маҳалҳо дар шакли секунчаҳои хурд (тупача) ва дар дигар маҳалҳо – дар шакли риштаҳои дароз-дароз бурида мешавад.

БУРИДА – используется в двух значениях:

а) бурида это кусочки / отрезки ткани, которые сшиваются для составления цельного полотна, которое используется для наволочек, скатерей, курпачи, детской одежды.

б) бурида – название блюда из теста в виде *tuppacha* – маленьких треугольников (1), а также в виде тонких длинных ниток – *burida*.

BURIDA is used in two meanings.

Burida is the bits / cuts of cloths that are sewn together in order whole cloth could be compiled, which is used for pillowcases, tablecloths, *kurpachas*, and *children clothes*.

Burida is the name of the dish cooked from flour in the form of *tuppacha* – small triangles (1) as well as in the form of thin long threads – *burida*.

БҮРЁБОФӢ – яке аз хунарҳои қадимаи миллии тоҷикон буда, аз давраҳои қадим то ба имрӯз хунармандони хунарҳои халқӣ ин хунарро идома медиҳанд. Бояд гуфт, ки

сохтан ё ин ки тайёр намудани бўрё хеле одй ва осон буда, маҳсулоти тайершудаи он – бурё барои истифодабарӣ фоида дорад.

Барои сохтани бўрё ҳунарманд баъди пухта расидани растани қамиш, ки лух ҳам меноманд, онро бо дости майдай алафдаравӣ аз ҷойҳои маҳсус дараф карда, баъд онро дар як соя тақрибан то 10-12 рӯз нигоҳ медорад. Баъди ҳушк гардидани маҳсулот дар як ҷои ҳамвор мисли мӯйбоғӣ онро мебофанд. Бўрё барои рӯи кат, болои суфа ва дар хонаҳо барои истифода бурдан хеле хуб аст. Чунки матои бўрё намнокиро ба худ нагирифта, аз таги он намнокӣ ба боло намегузарад.

БУРЁБОФИ – один из древнейших ремесел таджиков. Народные ремесленники продолжают заниматься этим ремеслом с древности по сей день.

Следует отметить, что бурё очень легок и прост в изготовлении. Изделие, которое изготавливается – бурё очень полезен для использования.

Для его изготовления ремесленник косит / жнет спелый камыш (растение), который также называется лух. Он косит / жнет его в особых местах и оставляет его на тенистом месте дней 10-12 для высыхания. После высыхания камыша его кладут на широкое место и плетут как косу. Бурё используется для настиления поверх каты (традиционного деревянного топчана), суфы (традиционного глинянного или кирпичного возвышения, на котором летом днем сидят, проводят время, а ночью спят), а также в комнатах дома. Это очень удобно, так как бурё не пропускает влагу через себя.

BURYOBOFI is one of the most ancient crafts of the Tajiks. Up to now, folk craftsmen go on being engaged in the craft that originated from antiquity.

One should note that *buryo* is very easy and simple in producing. The item being produced – *buryo* - is very useful.

In order to make it, a craftsman mows / reaps ripe reed (plant), which is also called *lukh*. He mows / reaps it in special

places and leaves it to be dried in a shadowy place for 10 – 12 days. After drying, the reed is put on a wide place and is woven as a braid. *Buryo* is used for being covered on *kat* (traditional wooden *topchan*), *sufa* (traditional clay or brick high place, on which people sit during day, spend time, and sleep in summer) as well as in the rooms of house. This is very comfortable because *buryo* is waterproof.

ГАНДУМДАРАВЙ БО СУРУДИ «МАН ДОФ» (ниг.: Жанрхой мавсимий)

ГАНДУМКУБЙ / ХИРМАНКҮБЙ БО СУРУДИ «МАЙДАЁ» (ниг.: Жанрхой мавсимий)

ГАХВОРАСОЗЙ – хунари сохтани гахвора. Дар он күдак аз хафт-дахрүзагиаш то 2-3-солагиаш меҳобад.

Устоҳои гахворасоз мавриди сохтани гахвора хунари худро бо меҳру муҳаббати беандоза ба күдакон изҳор меборанд. Хунарманд заҳмат харҷ намуда, кӯшиш мекунад, ки гахвора роҳатбахшу мунаққаш бошад ва ба тифл аз оғоз эҳсоси зебоипарастиро тақдим намояд.

Гахвораро аз чӯби дараҳтони бед, чинор, чормағз, зардолу ва пояшро бештар аз чӯби тут месозанд. Одатан дарозии гахвора аз 92 см то 1–1,5 м, бараш 35–45 см ва баландиаш 50 – 60 см мешавад.

Гахвора аз даста ва таҳтчӯба иборат буда, поёнтари таҳтчӯбаро барои тубак (сиба) суроҳ мекунанд. Даста бо таҳтчӯба аз ду тараф бо ҷанбари нимдоира васл мешавад. Барои муҳофизати сар ва пои күдак ба доҳили ҷанбар ба тарзи амудӣ чӯбакҳо мегузоранд. Чӯби дастбанд ва побанд дар зери гахвора дар байни ду поя ё зерчӯби паҳлӯи гахвора гузошта мешавад. Даставу ҷанбарҳо ва қасабаи гахвораро наққошиву кандакорӣ мекунанд ва бо рангҳо ороиш медиҳанд. Барои бозии күдак дар ҷо-ҷои даста бозича, ғилдиракчаҳои кунгурадори чӯбӣ ва ҳар гуна марҷону зангӯла-чаҳо меовезанд.

ГАХВОРАСОЗИ – ремесло изготовления колыбельки. В ней ребенок спит с семи-девятидневного возраста до двух, иногда трехлетнего возраста.

Ремесленники-гахворасозы относятся к своему умению с большой любовью, читая при этом благие напутствия младенцу – будущему хозяину колыбельки. Ремесленник старается, чтобы ребенку было просторно и комфортно спать в колыбельке. Они украшают гахвора орнаментом, чтобы у ребенка с первых дней воспитывать хороший эстетический вкус.

Гахвора изготавливают из дерева ореха, абрикоса, нижнюю часть преимущественно из дерева тутовника. Обычная длина гахворы от 92 см до 1-1,5с, ширина 35–45 см и высота 50 – 60 см.

Для хорошего сна созданы в гахворе все условия. Для игры ребенка после сна на ручку гахвора назначивают легкие яркие игрушки.

Отдельно шьют покрывало для гахвора. Это требует особого умения. В нематериальном культурном наследии определилась отдельное ремесло швеи покрывал для колыбелек – гахворапушдуз, а само покрывало – гахворапуш. Оно бывает двух видов – зимнее и летнее. Покрывало имеет форму самой колыбельки и состоит из двух частей – нижней, которая покрывает ноги младенца и верхнюю, покрывающую с головы до пояса ребенка.

GAHVORASOZI is a craft of cradle producing. In it, a child sleeps from a seven-nine days old age to two, sometimes three years old age.

Craftsmen-*gahvorasozes* treat their skills with large love, at the same time reading good wishes to a baby, a future owner of cradle. A craftsman tries so that a baby could sleep spaciously and comfortably in the cradle. They adorn *gahvora* with ornament to bring up a good aesthetic taste in a baby from the first days.

Gahvora is produced from wood, nut, and apricot, a lower part is predominately made from a mulberry tree. A usual length

of *gahvora* is from 92 sm. to 1 - 1,5 sm., its width is 35 – 45 sm., and its height is 50 – 60 sm.

All conditions are created in order one could sleep well in *gahvora*. Light bright toys are hung on the handle of *gahvora* so that a child could play with them after sleeping.

Bedspread is sewn separately for *gahvora*. It requires special skills. In an intangible cultural heritage, the craft of bedspread sewing for cradles – *gahvorapush* – was determined separately, and itself bedspread – *gahvorapush*. It is in two kinds – for winter and summer. Bedspread has the form of cradle itself and consists of two parts – a lower one that covers baby's legs and an upper one that covers from the head to waist of baby.

ГАЧКОРЙ, навъи маъмули санъати ороишиву амалӣ мебошад, ки ба ҳунари кандақорӣ вобаста аст. Гач як намуди сангӣ сафеди мулоим аст. Гач сангӣ маъданий маҳсус аст, ки онро дар қӯраҳо пухта, дар бинокорӣ ба кор мебаранд. Хокай гач низ истифода бурда мешавад, ки он хеле маҳин аст. Онро гулкач меноманд.

Ҳунари гачкорӣ дар қиёс бо кандақории рӯи чӯб сода ва сабуктар аст. Вале истифодаи он риояи қоидаҳои хосаро талаб мекунад.

Номҳои нақшҳо: рута, мадохил, якрафтор, серафтор, ис-лимии барги, нақши мунаబбат, даврагул, турунҷ, китоба, таблу, гули гирех, намоён ва г.

Асбобҳои корӣ: қалам, пилтақалам, минкор, шутургардан, патақбинӣ, пухқалам, наво, қалами шукуфта, морпеч, инчунин, исканай нова, исканай кунҷак, исканай рост, корди пардозӣ / гулқалам, дарафш, элак, сатил, андовачӯб, чӯби рост, ахта. и др.

Чараени гачкори хашт амалро дар бар мегирад

Гач, ки ранги сафед дорад, дохили биноро равшан мегардонад.

Рамзҳои гачкори дар тули хазорсолаҳо ташаккул ефтаанд. Имruz онҳо ифтиҳори зебоипарастии мардум ба хисоб меравад.

Дар давраи асримиенаги гачкориро дар ороишоти мадраса, масчитхо, макбараҳо ва ҳатто хонаҳои истикомати истифода мебурданд.

Технологияи суннатии гачкори аз чунин амалҳо иборат аст: заминкор, лӯлапардоз бо истифодай накшҳои ислими вап гирех, пахпардоз, чокапардоз (дутабака), табакпардоз (ба растаниет). Технологияи бехтарин гулгач маҳсуб мешавад.

Санъати гачкори бештар дар ороиши биноҳои маъмури ва фарҳанги истифода бурда мешавад. Дар байни онҳо бинои Театри давлатии академии опера ва балет ба номи С.Айни, собик бинои Китобхонаи миллии ба номи Фирдавси, чойхонаҳои «Роҳат» ва «Саодат», меҳмонхонаи «Тоҷикистон» (Душанбе), Музеи чумхуриявии ба номи Рудаки (Панҷакент), Музей «2700-солагии Кӯлоб» (ш. Кӯлоб) ва диг.

Устоҳои машҳури гачкории тоҷик: Асадов М., Гафуров А., Усто Амирiddин, Қодиров Мирзорахим, Қодиров Абдуқодир, бародарон Абдусаттору Абдукаҳҳор, бародарон Фозилу Ҳусейн, Максуд, Шароф, устоҳои имрӯзази гачкор Махмудов Саидҷон, Ҳайдаров Толибҷон, Чумъаев Ҳасанбой, Аҳмедов Рахимберди, Одинаев Мансурбой, Ҳамдамов Рахимҷон.

ГАЧКОРИ, разновидность оформительско-прикладного искусства, связанная с ремеслом резьбы / гравировки. Гач – разновидность белого мягкого камня, специальный минерал, который варится и затем используется нежный в оформлении зданий. Используется и порошок гача, отличающийся своей особой нежностью. Его называют гулкач.

Ремесло качкори в отличии от резьбы по дереву намного прост и легок в резьбе. Но использование его требует строго соблюдения особых непростых правил.

Название орнаментов: рута, мадохил, якрафтор, серафтор, ислими барги, нақши мунаббат, даврагул, турунҷ, китоба, таблу, гули гирех, намоён и др.

Рабочие инструменты: қалам, пилтақалам, минқор, шутургардан, патакбинӣ, пухқалам, наво, қалами шукуфта, морпеч, а также исканаи нова, исканаи кунҷак, исканаи

рост, корди пардозӣ / гулқалам, дарафш, элак, сатил, андо-вачӯб, чӯби рост, ахта (калька). и др.

Процесс гачкори состоит из восьми этапов работы.

Поскольку гач белый, то оформление освещает внутреннюю часть зданий.

Символика гачкори сформировалась веками. Сегодня она превратилась в гордость эстетического вкуса народа.

В средневековые использовался в постройках мадраса, мечетей, мавзолеев и даже жилых домах.

Традиционная технология гачкори включает следующие виды: заминкор, лӯлапардоз с использованием орнаментов ислими и гирех, пахпардоз, чокапардоз (двухслойный), та-бақпардоз (преимущественно растительный мир). Лучшей технологией признана гулгач.

Искусство гачкори преимущественно используется при оформлении административных и культурного значения зданий. Среди них здание Государственного академического театра оперы и балета имени С.Айни, старое здание Национальной библиотеки им. Фирдавси, чайханы «Роҳат» и «Саодат», гостиницы «Таджикистан» (Душанбе), Республиканского музея им. Рудаки (Пенджикент), музейного комплекса «2700-летия Куляба» (г. Куляб) и др.

Известные мастера гачкори: Асадов М., Гафуров А., Усто Амридин, Кодиров Мирзорахим, Кодиров Абдуходир, братья Абдусаттор и Абдукаххор, братья Фозил и Хусейн, Максуд, Шароф, сегодняшние таджикские усто Махмудов Сайдон, Хайдаров Толибчон, Чумъаев Хасанбой, Ахмедов Рахимберди, Одинаев Мансурбой, Хамдамов Рахимчон.

GACHKORI is a variety of decorative-applied arts, connected with the craft of carving / engraving. *Gach* is the variety of white soft stone, especial mineral that is boiled and then used to decorate buildings mildly. The powder of *gach* is also used, which is remarkable for its special mildness. It is called *gulkach*.

As distinct of carving, the craft *kachkori* is easier and simpler

in carving. However the use of it requires a strict observance of special difficult rules.

The names of ornaments are the following: *ruta*, *yakraftor*, *seraftor*, *islimii bargi*, *haqshi munnabatt*, *davragul*, *turunj*, *kitoba*, *tablu*, *guli girekh*, *hamoyon* etc.

Working instruments are the following: *qalam*, *piltaqalam*, *minqor*, *shuturgardan*, *patakbinni*, *pukhqalam*, *navo*, *qalami shukufa*, *morpech* as well as *iskanai nova*, *iskanai kunjak*, *iskanai rost*, *pardozi/gulqalam*, *darafsh*, *elak*, *satil*, *andovachub*, *chubi rost*, *akhta* (tracing paper) etc.

The process of *gachkori* consists of eight working stages.

Since *gach* is white, decoration lightens the inside part of buildings.

The symbolic of *gachkori* was formed during centuries. Today, it has turned into the pride of aesthetic taste of nation.

In the Middle Ages, it was used in building madrasahs, mosques, mausoleums, and even living houses.

A traditional technology *gachkori* includes the following kinds: *zaminkor*, *lulapardoz* (bilayer), and *tabaqpardoz* (predominantly – a plant world). *Gulgach* has been recognized as the best technology.

The *gachkori* art is predominantly used to decorate the houses of administrative and cultural significance. Among them, there are the building of State Academic Theatre of Ballet and Opera named after S. Aini, the old building of National Library named after Firdawsi, the Teahouses «Rokhat» and «Saodat», the Hotel «Tajikistan» (Dushanbe), Republic Museum named after Rudaki (Penjikent), a museum complex «2 700 years old of Kullyab» (Kulob), and others.

Well-known masters of *gachkori* are Asadov M., Ghafurov A., Usto Amriddin, Kodirov Mirzorahim, Kodirov Abdukodir, brothers Abdusattor and Abdulkakhor, brothers Fozil and Khusein, Maksud, Sharof, today's Tajik ustos - Makhmudov Saidjohn, Khaidarov Tolibjohn, Jum'ayev Khasanboi, Akhmedov Rahimberdi Odinayev Mansurboi, and Khamdamov Rahimjohn.

ГИЛЕМБОФЙ (ниг.: Қолинбофй)

ГИЛКОРИЙ – аз гил / лойи махсустайёркардашуда сохтани зарфҳо, ҳайкалҳо, шаклҳои гуногуни ороишӣ.

ГИЛКОРИ – изготовление посуды, статуй и всевозможных сувениров из специальной глины.

GILKORI is the production of plates and dishes, statues, and various souvenirs from special clay.

ГИРДАЧА (ниг. Нонпазӣ)

ГУЛБАСТ – матои дастии сифати пахтагин ва сернақши аст. Дар минтақаи Кӯлоб васеъ истифода мешавад.

Дар рӯи матои пахтагини сафед, яъне сон, *сони гуломҷонӣ* омода мегардад. Ҳангоми интихоби матоъ бояд чолоку зирақ буд, зеро ки агар Сони интихоб намуда бо риштаҳои абревийӣ (синтетикӣ) омехта набошад, чунки дар рӯи он гулҳо дуруст чаконда намешаванд. Яъне, гулбастро дар рӯи он омода кардан имконнозазир аст.

Дар коркарди гулбаст асосан аз рангҳои одӣ, ки миёни аҳолӣ бо номи *ранги қавволӣ* маъмул аст, истифода карда мешавад. Матои гулбастро асосан бо рангҳои зард, сабз ва сурҳи чигарӣ дидан мумкин аст. Аз қадим гулбаст бо ранги сурҳи чигарӣ омода мегардид. Аммо аз асри XX сар карда ҳунармандон барои диққати мардумро ҷалб кардан дар омода намудани гулбаст аз рангҳои зард ва сабз истифода мекардагӣ шуданд. Рангҳои гулбастро ҳунармандон чунин талқин медиҳанд: Ранги зард – рамзи рӯшной; ранги сабз – сарсабзӣ, камоли умр; ранги сурҳи чигарӣ – рамзи мубориза.

Дар рӯи матоъ гулҳои *моҳтоб, офтоб, качак, шохча, бодомак, туморча* чаконида мешаванд.

Тарзи омода кардани гулбаст чунин аст: барои гулбости зард, мо дар нӯғи чуб каме докаро печонида, онро дар ранги зард тар намуда, дар рӯи сони сафед бо тарзи равиши гулҳо мечаконем. Сипас, ранги чаконида ё гули чаконидаро бо ре-

смонҳои пахтагини сафед мебандем. Ҳар як чакидаро алоҳида бояд баст ва ресмон ҳатман пахтагин бошад, ре-смонҳои абрешимӣ истифода намешаванд. Баъде ки гулҳои чаконида баста шуданд, дар зери дег оташ гиронида, дар он рангобай зардро мечӯшонем ва гулбости нимтайёрро ба он меандозем. Матоъ дар дохили дег 15 дақиқа мечӯшад. Баъд онро аз оби ҷӯшида гирифта, бо оби хунук обгардон мекунем ва дар баландии офтобрас меовезем. Баъди хушк шудани матоъ гулҳои бастаро кушода, онҳоро бо рангҳои сурхӣ чигарӣ, гулобӣ ё сабз оро медиҳем. Баъди ороиш гулҳои рӯи матоъ маълум мегарданд.

ГУЛБАСТ – хлопчатобумажная ручного изготовления, чрезвычайно яркоцветная ткань. Изготавливается в регионе Кулоб.

Сперва изготавливается *сон* – хлопчатобумажная однотонная белая ткань известная под названием *сони гуломҷонӣ*. Иногда эта белая основа покупается. Она должна быть исключительно из хлопка. Иначе на ней невозможно использовать разноцветные цветы.

В обработке гулбаст используется натуральная краска, приготовленная из растений, известная среди народа как ранги кавволи. Раньше гулбаст изготавливается только бордового цвета. Однако, начиная с XX века, стали изготавливаться и желтого и зеленого цветов. Толкование цветов ремесленниками следующее: желтое – символ света; зеленое – символ созидания, жизни; бордовый цвет – символ борьбы. Посредством гулбаст на ткань оформляются цветами *моҳтоб, офтоб, каҷак, шоҳча, бодомак, туморча*.

Технология приготовления исключительно ручной работы. Подразумевает рисование, обматывание нитками, крашение, кипячение, высушивание.

GULBAST is a cotton bright-color handmade cloth. It is produced in the Kulob region.

First of all *son* – a cotton monochrome white cloth, known under the name *soni ghulomjohni* – is produced. Sometimes this

white base is bought. It must be made from cotton only. Otherwise, it is impossible to use different colors on it.

A natural paint, made from plants and known as *rangi kavvoli* among people, is used in processing *gulbast*. *Gulbast* was only produced in vinous color before. However, since the XX century it has been made in yellow and green colors. The interpretation of colors by craftsmen is the following: yellow is the symbol of light, green is the symbol of creation, life, and vinous is the symbol of struggle. The colors *mohtob*, *oftob*, *kajak*, *shokhcha*, *bodomak*, and *tumorcha* are put on the cloth by mean of *gulbast*.

The technique of producing is manual only. It means drawing, round wrapping with treads, dyeing, boiling, and drying.

ГУЛГАРДОНӢ [GULGARDĀNӢ] Суннати кухани мавсимишт, дар фарҳанги мардумии тоҷикон ҳифз гардида ва хоси айёми оғози баҳор аст. Гулгардонӣ аз сайри қӯдакон дар боғу саҳро ва роҳу доманаҳои қӯҳӣ оғоз гардида, бо чидани нахустин гулҳои баҳорӣ – сиёҳгӯш [Siyāhgōš] / сияҳгӯш [Siyahgōš] / гули Сиёвуш / [Guli Siyāvuš] ва ё гули зардак [Guli zardak] / гули наврӯзӣ [Guli navrōzī] / бойчечак [Bāyushechak] идома меёбад. Қӯдакон гулҳои чидаро ба дехаву маҳаллаҳои худ оварда, бо тақдим кардани онҳо ба калонсолон, муждан поёни зимистон ва оғози баҳорро мепрасонанд. Онҳо назди дари хонаҳо рафта, бо ҳам таронаҳои хоси суннати мазкурро меҳонанд, ки дар минтақаҳои гуногун вариантҳои гуногун дорад. Таронаҳои «Баҳор омад» ва «Бойчечак» дар Хӯҷанд, Исфара, Истаравшан; «Гули баҳман», «Гули зард», «Кантукӣ», «Бойчечак» / «Бойкандак» дар водии Зарафшон; «Гули баҳор», «Сияҳгӯш», «Бойчечак» дар водии Ҳисор, «Гули сияҳгӯш», «Гули баҳор» дар Ҳатлон, «Суруди наврӯзӣ» дар Бадаҳшон ва ғ. аз ҷумлаи сурӯдҳои гулгардонист. Соҳибони хонаҳо дар ивази муждан баҳор, ба қӯдакони гулгардон ширинӣ ё қурут, ё микдоре кунцид, гандум, биринҷ, лӯбиё, мош ё нахӯдро ба унвони муждагонӣ медиҳанд.

ГУЛГАРДОНИ [GULGARDONI] Название старинной сезонной традиции в народной культуре таджиков, характерной периоду начала весны. *Гулгардони* начинается с похода детей по садам, полям, горным тропам и склонам, где они собирают первые весенние цветы – сиёхгуш [Siyāhgōš] / сияхгуш [Siyahgōš] / гули Сиёвуш / [Guli Siyāvuš] или гули зардак [Guli zardak] / гули наврузи [Guli navrōzī] / бойчечак [Bāychechak]. Дети приносят цветы в свои селения, квартали и дарят их взрослым, тем самым оповещая их об окончании зимних холодов и наступлении весны. Они группами ходят по домам, напевая специальные песни, характерные данной традиции, различные варианты которых сохранились в регионах. В частности, песни «Бахор омад» и «Бойчечак», бытующие в Худжанде, Исфаре, Истараравшане; «Гули бахман», «Гули зард», «Кантукки», «Бойчечак» / «Бойкандак» – в Зеравшанской долине; «Гули баҳор», «Сијахгуш», «Бойчечак» – в Гиссарской долине, «Гули сијахгуш», «Гули баҳор» – в Хатлоне, «Суруди наврузи» – на Бадахшане и т.д. относятся к числу традиционных песен гулгардони. Хозяева домов дарят детям, исполняющим данную традицию, сладости или сушёные кисломолочные шарики – курут, или горсть кунжула, пшеницы, риса, фасоли, маша или гороха в качестве благодарности за принесённую ими добрую весть о приходе весны.

GULGARDONI is the name of old calendar tradition in a folk culture of the Tajiks, it is typical to the period of the spring's start. *Gulgordoni* starts with the walk of children to gardens, fields, and mountainous paths and flaks, where they gather the first spring flowers – *siyokhgush*, *guli Siyovush*, *guli zardak*, *guli navruzi*, and *boichechak*. Children bring the flowers in their villages and give them to adults, thereby informing them about ending winter colds and spring coming. They in groups go to houses, singing special songs that are typical to the tradition, different versions of which have been preserved in regions. Particularly, the songs «*Bakhor omad*» and «*Boichechak*» existing in Khujand, Isfara, and Istaravshan; «*Guli bakhman*»,

«*Guli zard*», «*Kantuki*», «*Boichechak*»/«*Boikandak*» – in Zeravshan valley; «*Guli bakhor*», «*Siyakhgush*», «*Boichechak*» – in Hissar valley; «*Guli siyakhgush*», «*Guli bakhor*» – in Khatlon; «*Surudi navruzi*» – in Badakhshan, and others belong to a number of traditional songs *gulgardoni*. The owners of houses give children, who fulfill this tradition, candies or dried milky balls – *kurut*, or the handful of sesame, wheat, rice, bean, mung bean or pea as gratefulness for good information about coming spring, brought by them.

ГУЛДҮЙ навъи санъати ороиши амалии халқй. Гулдүй – хунари дўхтани нақши гул ба рўи матоъ, хунари бадеи. Гулдўз – кассе ки ба рўи матоъҳо нақш медўзад.

Он аз қадимтарин навъи санъати халқй буда, бо сўзан ва чангакчаҳои маҳсуси гулдўй дар рўи матоъҳои гуногун (пўст, намад) бо ресмонҳои пахтагӣ, пашмӣ, абрешимӣ ва наҳҳои зариву нуқрагӣ, инчунин бо сангҳои қиматбаҳо, шадаи майда, мӯҳраҳои реза, пулакчаҳои раҳшон, тангаҳо, марҷону марворидҳо дастӣ ичро карда мешавад. Ҳоло аксанран ин амалро мошинҳои дарздўзии маҳсуси гулдўй ичро мекунанд.

Гулдўй аслан шуғли хонагӣ буда, барои ороиши сару либос, истиқоматгоҳ, чиҳози хона, ашёи шахсӣ (дастмол, чузвонд, тамокудон ва ғайра) истифода мешавад.

Асбобу олоти асосии гулдўй сўзан, чангак, дарафш, ангуштпона (ҳоло худи мошини маҳсуси гулдўй) мебошад.

Шаклҳои (технология) гулдузи: юрма, илма ё пешсўзаний, илмок, ироқӣ, ирокии чида, санама, нақшин, босма, кандаҳаёл, чиндаҳаёл, хомдўзӣ, чамак (хунарӣ ё гӯши бузак), баҳия, куппа ва гайра.

Яке аз намудҳои муҳими кашидадўзӣ – зардўзист, ки бо зарресмон духта мешавад.

Нақшҳои куртаҳои занона (Қўлоб, Қаротегин, Дарвоз ва Бадаҳшон) хеле ҷолиб буда, ҳар як услуби худро дорад. Ашёҳои дигар – миенбанд, токи / туппи, сузани, гули даври, зардевори ва гайра

Дар сарзамини тоҷикон гулдўзӣ асосан хунари дастии авлодӣ буд. Дар асри 20 таъсиси омӯзишгоҳҳои рассомию

бадей, иттифоқҳои эҷодӣ, фонди бадей, корхонаю иттиҳодияҳои ҳунарӣ таъсис дода шуд, технологияи гулдӯзӣ тағиیر ёфт: мошинҳои гулдӯзӣ афзалият пайдо карданд.

ГУЛДУЗИ вид народного прикладного искусства, выражающийся в вышивании узоров на ткани. Гулдуз, человек, занимающийся ремеслом гулдузи.

Это вышивание иглой и крючком хлопчатобумажными, шерстяными, шелковыми серебрянными и золотыми нитками, а также бисером, драгоценными камешками, монетками, жемчугом и др. Главное то, что гулдузи делается вручную. Хотя в XX веке создали вышивальные машинки, но по качеству они уступают ручной работе.

Гулдузи – это ремесло, которым занимаются на дому.

Рабочими инструментами являются игла, крючок, наперсток.

Технология гулдузи очень разнообразна: юрма, илма, пешсузани, илмок, ироки, ирокии чида, санама, накшин, босма, кандахаёл, чиндахаёл, хомдузи, чамақ, ҳунари, гуши бузак, баҳия, куппа и др.

Один из популярных видов гулдузи является зардузи, вышиваемый золотыми нитками.

Гулдузи используют как в одежде, так и в различных предметах быта. Узоры зависят от того, на чем вышивается гулдузи. Глубоко специфичны узоры на женских платьях (Кулоб, Каротегин, Дарваз и Бадахшон), мужских тюбетейках – токи / туппи Истравшана и Кулоба, мужские пояс-платки – миенбанд / яккабанд, настенные вышитые полотна – сузани, гули даври, зардевориузоры.

Среди таджиков гулдузи был семейным художественным ремеслом. В XX веке были организованы государственные культурные и образовательные институты, занимающиеся гулдузи.

GULDUZI is a kind of folk applied arts, expressed in the embroidery of ornament on the cloth. *Gulduz* is a person who is engaged in the craft *gulduzi*.

This is the embroidery with a needle and a crochet needle as well as cotton, wool, silk, silver and gold threads, and beads, jewels, coins; pearl etc. The main thing is that *gulduzi* is made by hands. Although in the XX century, embroidery machines were invented but they were inferior to handicraft.

Gulduzi is the craft that is implemented at home. Working instruments are a needle, crochet needle, and thimble.

The technology *gulduzi* is very diverse: *yurma*, *ilma*, *peshsuzani*, *ilmok*, *iroki*, *irokii chuda*, *sanama*, *nakshin*, *bosma*, *kandakhyol*, *chindakhayol*, *khomduzi*, *chamak*, *khinari*, *gushi* *buzak*, *bakhiya*, *kuppa*, and others.

One of popular kinds of *gulduzi* is *zarduzi*, broidered with gold threads.

Gulduzi is used both in clothes and in different home things. Ornaments depend on what is broidered *gulduzi* with. The ornaments on women's dresses (Kulob, Karotegin, Darvoz, and Badakhshan), men's skullcaps – *toki* / *tuppi* (Istaravshan, Kulob), men's belt-kerchief – *miyonband* / *yakkaband*, wall-embroidered canvases – *suzani*, *guli davri*, and *zardevori* ones – are deep specific.

Among Tajiks, *gulduzi* was a family art craft. State, cultural, and educational institutions concerning *gulduzi* were established in the XX century.

ГУППИЗАНИЙ (ниг. Дӯғкашӣ)

ҒАЗАЛХОНӢ 1) суннати хондани ғазал; 2) яке (аз ду) аз суннатҳои асосии сарояндагии тоҷикон.

ГАЗАЛХОНИ 1) традиция чтения газелей; 2) одна (из двух) основных традиций традиционного певческого искусства таджиков

ҒАРАНГД҃ЎЗӢ – як намуди кашидадӯзӣ буда, нақшҳоро бо риштаҳои гуногунранг медӯзанд. Ғарангро ба болои гаҳвораи кӯдаки навзод истифода мебаранд. Инчунин ғаранг чун рӯпӯши кӯрпачаҳо, дар «токчаҳо» – ҷои бо тар-

тиб гузоштани күрпачаҳо ва болиштҳо истифода мебаранд.
(Рофиева)

ГАРАНГДУЗИ – вышитое покрывало для колыбельки ребенка (в соответствующей форме) или для покрытия ниши (тахмон) курпа и курпачи, подушек. Вышивается цветными нитками, многоцветно.

GHARANGDUZI is a bedspread woven for a child's cradle (in corresponding form) or for covering the niche of *kurpa*, *kurpacha*, and pillows. It is sewn with color threads and is colorful.

ГИЛОФСОЗӢ – ғилоф барои кордандозӣ дар миёни мардон чун нишонаи далерию бузургӣ овехта мешавад. Домодҳои деха ғилофро баъди тӯй дар миёнашон меовезанд.
(Рофиева)

ГИЛОФСОЗИ – изготовление ножны, футляра для ножей. Гилоф носится на поясе у мужчин как признак его смелости и храбрости. Сегодня женихи носят гилоф с ножом нае после свадьбы в течении определенного времени. Гилоф изготавливается из кожи.

GHLOFSOZI is a production of belt clips, the boxes for knives. *Ghilof* is brought on men's belts as attribute of his bravery. Today, fiancés wear *ghilof* with a knife on the belt after wedding during certain time. *Ghilof* is made from skin.

ҒИЧҖАҚ ба гурӯҳи торӣ-камонии созҳои мусиқӣ доҳил мегардад.

Ғичҷак аз ҷӯби зардолу, тут, чормагз сохта шуда, аз даста ва косахона иборат аст, ки косахонаи он бо пӯст пӯшонида шудааст. Чор сим дорад, ки дар квинта ҷӯр шуда, бо камонча навохта мешавад.

Адворош дар калиди скрипка навишта мешавад.

Вобаста ба имкониятҳои зиёди техникий ва садобарорӣ

яке аз созҳои асосӣ ва якканавоз ба ҳисоб меравад. Дар тамоми гурухҳои ҳунарӣ ва оркестр ҳамчун сози асосӣ истифода мебаранд.

Соҳти ғичҷак аз гӯшакҳо, остона, даста, торҳо (4 тор), ҳарақ, косахона, мембрана, муштак, пой ё худ поя, камонҷӯб, зех иборат аст.

Дар мусикии тоҷик ду шакли ғичҷакро истифода мебаранд: доирашакл ва ҷоркунча.

Ғичҷаки қӯҳистонӣ, дарозиаш 55–60 см, иборат аз ду тор, ҷоркунчашакл.

Ғичҷаки косахонааш доирашакл нисбат ба ғичҷаки қӯҳистонӣ маъмултар буда, бартариҳои зиёдери дорост.

Ғичҷакҳоро бештар аз ҷӯбои тут, зардолу ва ҷормағз тайёр мекунанд.

Дар Бадаҳшон намудҳои гуногуни ғичҷак вомехурад:

Давлатбекғижак. Ин соз андаке мурӯдшакл буда, ҷаҳор тор дорад, камончай он аз ҷӯби бед ва мӯйинаи камончааш аз думи асп тайер карда мешавад.

Начмонғижак – аз тор иборат буда, торгирҳои он оҳанинанд. Камончай он аз ҷӯби бед соҳта шуда, мӯйинаи он аз мӯйи (кили) думи асп тайёр карда шуда, дарозии сози мазкур он 76 см. Рӯйи косахонаашро бо таҳтаи хеле суфта-кардаи дарахти зардолу мепӯшонанд.

Чонбозғижак – дарозии умумии он 75 см, чортора, аз ду косахона иборат аст. Рӯйи ҳарду косааш бо таҳтаи хеле суфташудаи дарахти тут рӯйпуш шудааст. Рӯйи косаи аввал се сӯроҳии калон, рӯйи косаи дуюмаш ҳафт сӯроҳи майда дорад. Камончай он аз ҷӯби бед соҳта шуда, мӯйинаи он аз мӯйи (кили) думи асп тайёр карда шудааст.

ГИДЖАК относится к группе струнно-смычковых инструментов.

Гиджак изготавливается из абрикосового и орехового дерева, туловника. Гиджак состоит из грифа, колков, корпуса покрытого шкурой, из четырех струн, настраиваемых в квинту, смычка. Ноты пишутся в скрипичном ключе. Благодаря своим техническим возможностям широко распро-

странен как солирующий и оркестровый / ансамлевый инструмент.

В таджикской культуре имеют мес то различные виды гиджака:

двустранный **гиджаки кухистони**, корпус которого имеет квадратную форму, длина 55-60 см.

В Бадахшане бытуют разновидности гиджаков с названиями **давлатбекгиджак** – четырех струнный инструмент, грушевидный корпус, длина инструмента 85 см; **наджмонгиджак** – четырехструнный с железными колками гиджак длиною 76 см, корпус покрыт хорошо обработанным деревом абрикоса; **чонбозгиджак** – четырехструнных, 75 см длина инструмента, состоит из двух корпусов, покрытых тутовником.

GHIJAK belongs to the group of bow-stringed instruments.

Ghijak is produced from apricot, nut, and mulberry trees. *Ghijak* consists of neck, pins, corpus covered with skin, with four strings tuned in fifth, and bow. Notes are written in a treble clef. It is wide-spread as a soloing / ensemble instrument because of its technical possibilities.

In a Tajik culture, different kinds of *ghijak* take place: two-stringed *ghijaki kuhistoni*, the corpus of which has a square form with the length of 55 – 60 sm.

In Badakhshan, there are the varieties of *ghijaks* with the names – **davlatbekghijak** – four-stringed instrument, pear-formed corpus, the length is 85 sm.; **najmonghijak** – four-stringed *ghijak* with iron pins, the length is 76 sm., corpus is covered with well-processed apricot wood; **chonbozghijak** – four-stringed, the length is 75 sm., consists of two corpuses and is covered with mulberry wood.

ГИЧЧАКИ КЎҲИСТОНИЙ (ниг.: Гижжак)

ДАВЛАТБЕКГИЖАК (ниг.: Гижжак)

ДАРАВ ВА ХИРМАНКЎБӢ Аз чумлаи жанрҳои мавсими дар фарҳанги шифоҳии мардуми тоҷик аст, ки дар